


АНВОР ДОНИШ



E-mail: anvor.donish@kgu.tj **Нашияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯаబдуллоҳи Рӯдакӣ***
www.kgu.tj №2 (284) 5-уми Феврали соли 2019, сесанбе (оғози нашр: соли 1994)

ТАБРИКОТИ ПРЕЗИДЕНТИ ЧУМҖУРИИ ТО҆КИСТОН, ПЕШВОИ МИЛЛАТ МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН БА МУНОСИБАТИ ҶАШНИ САДА



26.01.2019 07:00, шаҳри Душанбе

Ҳамваташони азиз!
Ба шарофати истиқолияти давлатии
кишвари маҳбубамон суннату анъанаҳои
бостонӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва ҷашиҳои
миллии ҳалқи қуҳанбунёдамон эҳӯ гар-
дида, имрӯз дар ҳаётӣ мардуми мо ҷой-
гоҳи арзишманд пайдо кардаанд.

Сада ҳамчун яке аз ҷашиҳои бостонии
миллати тоҷик аз ҷумлаи ҳамин ойинҳои
эҳӯшудаи мо буда, дар ҳамаи манотики
кишвар таҷпил карда мешавад.

Имрӯз, ки мо дар остонаи ҷаши Сада
қарор дорем, ҳамаи ҳамваташони азизро
ба интихори ин ойинни деринаи мардума-
мон самимона табрик мегӯям.

Ниёғони мо панҷоҳ шабу панҷоҳ рӯзро
то ҷаши Наврӯз ҳисоб карда, Садаро
таҷпил мекарданд. Яъне Сада ҷаши омо-
дагӣ ба Наврӯз буда, ин ду ҷаши қадима
бо ҳам тавъем мебошанд. Мувоғиҳи сар-
ҷашмаҳои таъриҳӣ сабаби Сада номгу-
зорӣ шудани ин ҷаши низ дар ҳамин аст.

Гузаштагони мо ҷаши Садаро ҳамчун
падидай қашфи оташ низ таҷпил мекар-
даанд. Яке аз сабабҳои ситоши ин ҷаши
дар осори шоирону адабони мӯъруфи мо
низ аз ҳамин иборат мебошад. Зоро оташ

на танҷо гармӣ мебахшад, балки рамзи
рӯшнӣ мебошад. Дар аёми Сада рӯзҳо
торафт дароз ва шабҳо кӯтоҳ мешаванд.

Яъне аз ҳамин шабу рӯзҳо пирӯзӣ раз-
шанӣ бар торикий ва некиву нақӯкорӣ бар
ҷаҳолату бадкирдорӣ оғоз мегардад, ки ин
рамзҳо аз замонҳои хеле қадим ҳамчун
ҷузъи ҷаҳонбиниву ҷаҳоншиносии мардуми
мо пазируфта шудаанд.

Сада, ки аслан ҷаши дехқону қишовар-
зон мебошад, дар байнӣ тоҷикон бо ҳу-
сусияҳои мардумииш маҳбубияти хосса
каਬ кардааст. Маҳз дар ҳамин айём мар-
ди дехқон омодагиро ба фасли баҳор оғоз
менамояд, аз пайи таъмири тайёр намудани
таҷҳизоти қишоварӣ мешавад, нақшан
бунёди буғу токзор ва дигар корҳои баҳо-
риро тарҳрезӣ мекунад. Дар рӯзҳои мусо-
иди омодагӣ ба ин ҷаши тоза кардани ҷӯю
заҳарҳо низ аз ҷумлаи корҳои зарурӣ
қишишварон мебошад.

Бовар дoram, ки қишоварзoni асили мо
дар баробари таҷлили ин ҷаши ба масъа-
лаҳои сари вақт шурӯъ кардани корҳои
саҳроӣ ва гузоштани заминai мустаҳкам
барои истеҳсоли маҳсулот таваҷҷӯҳи
ҷиддӣ зоҳир менамоянд.

Аслан, ҷаши Сада ҷаҳони табиӣ дош-
та, мобайни зимистон - вақте сардии ҳаво
паст шуда, имкони бо замин сару кор ги-
рифтан муҳайё мешавад, фаро мерасад.
Мардуми қишоварз ҳангоми ба ҷо оварда-
ни суннатҳои ин ҷаши бо шодиву ҳуҳшолӣ
омадани баҳорро интизор мешаванд ва
орзу менамоянд, ки аз баракати ҷаши Сада
баҳори пурфайз насибашон гардад.

Ойину таомулоҳи Сада одамонро ба
амалҳои хубу писандида, аз қабили ба ҳам
сухани нек гуфтан, ҳамдигарро эҳтиром
намудан, дар осоиши оромӣ умр ба сар
бурдан, дар ҳама ҳолат шарики ҳамдигар
будан, кори ҳайр кардан, заминро дӯст дош-
тан, табиатро ҳифз кардан ва дигар кирдо-
роҳои нек даъват мекунанд.

Яъне ҷаши Сада аз ҷаҳонҳои инсон-
парварона, дӯст доштани табиат ва расидан
ба қадри обу замини диёර иборат мебошад.

Вобаста ба ин, ба олимону донишман-
дон зарур аст, ки паҳлуҳои норавшан ва
аҳаммияти ин ҷаши омӯзанд, арзишҳои
онро ба мардум, ҳусусан, ба наврасону
ҷаҳонон ҳамчун мероси фарҳанги милли-
амон ва омили ҳудоғоҳиву ҳудшиносии на-
слҳо таблиғ намоянд.

Бахусус, дар шароити ҷаҳони бесуботу
ноороми мусир ва равандҳои ҷаҳонишавӣ,
ки ба фарҳангу маънавиёти мо низ таъси-
ри манғӣ расонида метавонад, омӯзиши
суннату анъанаҳои миллӣ ва истифодаи
онҳо ба хотири ҳифзи ҳувияти миллӣ ва
манфиатҳои давлати миллиат мебисёр мӯҳим
мебошад.

Ҳамчунин, зарур аст, ки суннатҳои
ҷаши Сада барои тозаву озода нигоҳ дош-
тани ҳонаву қошона, обод кардани маҳал-
ли зист, сарсабзу ҳуррам гардонидани гул-
гашту ҳиёбонҳо, бунёди буғу токзорҳо ва
боз ҳам пешрафтаву зебо гардонидани
Ватани азизамон васеъ истифода шаванд.

Бори дигар ҳамаи шумо - ҳамдигарони
азизро ба муносибати ҷаши бостонии то-
ҷикон - Сада самимона табрик гуфта, ба
хонадони ҳар яки шумо саломативу ҳу-
шбахтӣ, сулҳу субот ва файзу баракат орзу
менамоям.


Ҷаши Сада муборак бошад,
ҳамваташони азиз!

ҲАДАФҲОИ ОЛӢ ВА РОҲИ
СОЗАНДА ДАР ПАЁМИ
ПЕШВОИ МИЛЛАТ



С. 2

ИНТИХОБИ ДОНИШГОҲИ
ДАВЛАТИИ КӮЛОБ -
РАВЗАНАИ ФАРДОИ
ДУРАҲШОНИ ШУМО



С. 9

БАРНОМАИ "ТО҆КИСТОН ВА
ҶАҲОН" 7-СОЛА ШУД!



С. 6

"АЛЛА"-И МОДАРИ ТО҆КИК
ЧӢ МА҆ННО ДОРАД?



С. 9


МИНБАРИ
ДОНИШҔУ

ҲАР ЯК ТО҆КИСТОНӢ БА
ҲИСОБИ МИ҆НА БОЯД 170-
175 СОЛ УМР БИНАД...

НАҚШИ ҲОСТЕЛ ВА
МЕҲМОНСАРОЙҲО
ДАР РУШДИ ТУРИЗМ



С. 12-13



С. 5



С. 11



Хурсанд АЗАМОВ, номзади илмҳои таърихи, дотсенти кафедраи таърихи, ҳуқуқ ва сиёсатшиносӣ, Корманди шоистаи Тоҷикистон

Дар ҳама давру замон аҳли илму маърифат мояни ифтихору эътиқод ва равшангарони роҳи фардои беҳтару созандатар буданд. Дар таърихи гузаштаю имрӯза шахсияҳои оқилу дурандеш фарзандони нобигаву воломаърифат ба дунё өвардаву боз ҳоҳад овард ва онҳо ҳамчун роҳбаладони бедордили чомеа арзу боварии имрӯзиёну ояндагонро ба некӯаҳволию бунёдкорӣ қавитар мегардонанд.

Дар ин ҷода асарҳои таърихии илмию бадей, ки дар замони истиқполияти давлатӣ эҷод шудаанд ва шуда истодаанд, барои инкишофи худогоҳӣ ва боло рафтани шуури миллӣ саҳми самараబаҳш доранд. Ин асарҳо амалий гардида, аз як тараф шуури таърихии ҳалқи моро бедор карда ва боло бурда бошанд, аз ҷониби дигар барои пешрафт ва ғанӣ гардонидани илм ва фарҳанги миллӣ мусоидат менамояд.

Бояд таъкид кард, ки дар ибтидио қарни ҳазораи нав бо назардоши пешрафти босуръати илму техникаи муосир раванди глобализатсия ва интегратсияни кишварҳо бо омӯзиши маориф ҳамчун сарчашмаи ҳамаи дастовардҳо афзалият дода мешавад. Зеро тарбияи насли наврас дар рӯҳияни ватандӯстино ҳудшиносии миллӣ, ҳифзи истиқполияти давлатӣ ва якторчагии кишвар, барҳӯрдорӣ аз дастоварҳои маориф, илму фарҳанг ҳамчун идомаи мантиқии хирадмандию ҷӯдкории номбардорони миллати кӯҳандӣ ё ба талаботи имрӯзи чомеа мутобиқ гардонида мешавад. Ҳифз намудану ба манфиати имрӯзи чомеа истифода кардан мероси дастоварҳои соҳаи маориф, алалхусус, даврони Шуравӣ ва шинохту гиромидоши ин ҳазинаи маънавӣ имрӯзҳо ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати маорифпарваронаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сарвари хирадманди мо, Пешвои миллат муҳтадаром Эмомали Раҳмон мебошад.

Имрӯзо таъсиси ҳазинаи асъор ба ҷониби инкишофи илму маърифат, таъмини имтиёзҳои аввалиндарача ба соҳаи илму маориф, мактабҳои олии мамлақат, ҷиҳати таҳсилу таҷрибаомӯзӣ ба ҳориҷи кишвар фиристонидани ҷавонони лаъқатманд, таъсиси мактабҳои ҳусусӣ ба хотири рушди рақобати озоду дарёftи хурдсолони бойистеъодд, тараққиётӣ матбуоту нашриёт ва баланд бардоштани ҳаққи қалами ходимони илм, адабиёту санъат ва ҷӯдкорону навоворон аз муҳимтарин самтиҳои сиёсати пешгирифтани сарвари давлатамон мебошад.

Дар ин ҷода ба масъалаҳои ҳаматарафа зери омӯзиши ҷиддӣ қарор додани дастовардҳои соҳаи маорифу илм (гузашта ва ҳозира) аҳамияти ҷиддӣ дода шудааст.

Вобаста ба ин дар айни замон тамоми аҳли чомеа бояд ба омӯзиши маҷмӯи масъалаҳои гузашта ва имрӯзи соҳаи маориф таваҷҷӯҳ намоянд, зеро ки имрӯз Тоҷикистон чун кишвари соҳибхтиёр ба марҳилаи наву пешрафти тараққӣ бо дилпурӣ ва эътиқоди комил қадам мегузорад. Но бояд низоми тарбия ва мактабу морифро дар заманаи сарватҳои бебаҳои маънавӣ, аллоқӣ, фарҳангӣ, педагогикаи илмии ҳалқамон бо назардоши тақозои замони муосир, ниёзҳои истиқполи дав-

латӣ ва арзишҳои умумибашарӣ ба роҳ монем.

Бояд гуфт, ки барои ба ин мақсадҳо расидан хуб мебуд, ки мактаби кунунии мо дастовардҳои мактаби замони Шуравиро аз даст надиҳад ва дар роҳи расидан ба асли ҳеш сари риштai маънавиётни худиро ба даст гирифта, бо муносабати дурусти ватанҳоҳона ва дастовардҳои солҳои пешинро бозёбад. Аммо агар корҳо беилм, бе омӯзиш ва мушоҳидаҳо, ҳулоасабардориҳои дақиқ карда шавад, камбудиҳое, ки ҳозирҳо реша давондааст, бофтаҳои навбанави вуҷуди нозуки маорифро ҳароб ҳоҳад кард. Маҳз барои ҳамин ҳам, олимӣ шинохтаи тоҷик, таърихшинос профессор Маҳмуд Абдуллоев бо мақсади омӯзиши ҳаматарафаи дастовардҳои маорифи давраи Шуравӣ, дастрас кардан ва амалий гардонидани муваффақиятҳо ва пешравиҳои маорифи он солҳо, ба инобат гирифтани таҷрибаи бойи соҳаи маорифи онвақта, меҳнати бисёре ба ҳарҷ додааст ва як зумра асарҳои илмии ҳешро ба табъ расонидааст.

Гуфтани лозим аст, ки тамоми фаъолияти пурсамари илмӣ-педагогии Маҳмуд Абдуллоев ба ҳамин масъалаи муҳим бахшида шудааст.

Масалан, ў соли 1982 зери роҳбарии олими шинохтаи тоҷик профессор Назаршоев М.Н. дар мавзӯи "Фаъолияти Партияи Коммунистии Тоҷикистон оид ба минбаъда инкишоф додани мактаби маълумоти умумӣ дар республика" рисолаи номзадӣ ва соли 2012 дар мавзӯи "Народное образование Таджикистана в 60-80 годы XX века. История и проблемы развития" рисолаи докторӣ дифоъ намуда, сазовори ӯнвони доктори илмҳои таърих гардидааст.

Ғайр аз ин, дар давоми фаъолияти пурсамари кориаш оид ба ҷабҳаҳои гуногуни дастовардҳои маорифи Шуравӣ ва маорифи Тоҷикистони соҳибистикол корҳои илмии зеринро навишта ба табъ расонидааст: "Народное образование Республики Таджикистан в 60-80 годы XX века" (1912), "Маорифи ҳалқи Тоҷикистон: таърих ва воқеяят" (1915), "Из истории Советской школы в Таджикистане" (2010), "Аз таърихи мактаб - интернати ба номи "Коммунизми ноҳияи Шӯрообод" (2015), "Испоҳот ва рушди маорифи Тоҷикистон дар солҳои истиқполияти давлатӣ" (2016), "Мақоми маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистони соҳибистикол" (2011) ва гайрроҳо.

Мазмуни асосии асарҳои номбаршуни Махмуд Абдуллоев, мақсади муаллиф пеш аз ҳама масъалаҳои тарбияи инсони мусаллаҳ ба донишу хирад ва дорои тафаккури созандаву ниёзмандиҳои чомеа, соҳибқадами дар роҳи озодӣ ва пешрафт, инчунин роҳи васеъ кушодан ба рушду нумуни ҳунар аз зумраи ҳадафҳои ниҳонии соҳаи маориф мебошад. Аз ҷумла, гуфта мешавад, ки ҳастиву бақои миллати мадар ҳамаи давру замон, ҳоҳ давраи Шуравӣ бошад, ҳоҳ даврони истиқполияти ба маориф ва низоми таълиму тарбияи шаҳрвандони кишвар, иртиботи ногустани дошт ва дорад. Аз он вақте, ки бо қарори Кумитаи Революсионии ҶҲСШ Тоҷикистон 7 декабря соли 1924 Комиссарияти Ҳалқии маорифи Ҷумҳурии Ҳудмұхтори Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон таъсис дода шуд, қайд мекунад муаллиф, вақти тӯлоние гузашт. Дар ин муддати тӯлонӣ дар соҳаи маорифи кишвар дигаргунҳои кулӣ ба вуҷуд омад ва дар айни замон фурсате расидааст, ки тамоми аҳли чомеа ба омӯзиши маҷмӯи масъалаҳои соҳаи маориф (таърихи гузаштаи он, алалхусус даврони Шуравӣ) таваҷҷӯҳ зоҳир намоянд.

Ҳаматарафа омӯхтан ва дарки низоми таълим, тарбия ва мактабу маорифи Шуравиро дар заманаи сарватҳои бебаҳои маънавӣ, аллоқӣ, фарҳангӣ, педагогикаи илмии ҳалқамон бо назардоши тақозои замони муосир, ниёзҳои истиқполи дав-

ИНЬИКОСИ ДАСТОVARДҲОИ МАОРИФИ ШУРАВӢ ДАР АСАРҲОИ ИЛМИИ ПРОФЕССОР МАҲМУД АБДУЛЛОЕВ



кон озод гардонида, дастовардҳои ҳафтод соли охиро боз ёбад.

Маълум аст, ки рушди кадрҳои омӯзгорӣ дар даврони Шуравӣ яке аз омилҳои муҳими таҳқими маориф ва пешрафти он ба шумор мерафт. Бо назардоши талаботи замон ва дар сатҳи лозимӣ омӯзонидан ва тайёр кардани кадрҳои омӯзгорӣ Ҳукумати Шуравӣ як зумра ҷораҳои мушахҳас меандешид. Ин масъалаи муҳим дар рисолаи доктории профессор Маҳмуд Абдуллоев "Маорифи ҳалқи Тоҷикистон: таърих ва воқеяят" ва дар монографияи ў "Аз таърихи мактабҳои маълумоти умумӣ дар Тоҷикистони Шуравӣ" ҳаматарафа инъикос ва асосҳои илмии ҳудро ёфтааст.

Ин иқдоми неки муаллиф он маъноеро дорад, ки ислоҳот ва рушди маорифи Шуравӣ, аз ҷумла, ислоҳоти мактаби маълумоти ҳамагонӣ ва қасбӣ дар назди таълими-гоҳҳои олий ва миёнаи махсус, ки барои соҳаи маориф ва маълумоти қасбии техникий кадр тайёр мекарданд, мақсад дошт, ки дараҷаи идеяй-қасбии мутахассисони ояндаро ҳамаҷониба баланд бардоранд, онҳоро одамони дорои вазифаи олии шаҳрванди меҳнатдӯст, ҳулаҳлоқ, боғазилат ва маданияти баланддошта тарбия намоянд. Охир омӯзгор дар ҳамаи давру замон шахси азизу мультабар ба ҳисоб мерафт. Зеро падару мадарон ҷигарбандони ҳудро ба тарбияи омӯзгор, устод дода, умед доранд, ки ўро дар рӯҳияи одаму одамгарӣ, меҳнатпарастио ватанпарастӣ таълиму тарбия менамоянд.

Ин ҳулоасабардориҳои муаллиф, профессор Маҳмуд Абдуллоев дар замони муосир бениҳоят актуалианд. Масалан, ҳозирҳо мову шумо шоҳид ҳастем, ки дар давлатҳои собиқ Итиҳоди Шуравии пошӯрда, инчунин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷорӣ шудани муносабатҳои олами сармоянӣ дар бунёди одамият ҳалалҳои месозад. Зиндагонӣ дар асари омадурафти лордҳои мағрибӣ ҷунин ранг гирифтани доранд, ки як қисми ҷавонони ноогоҳ танҳо суди яклаҳзанаи ҳаётӣ амалии ҳудро пеши рӯ оварда, арабаи бизнесашро тела мединанд ва парвои ҳондани мактаб ё ягон кори дигар надоранд. Бинобар ин, мо дар пеши вичдони ҳуд саҳт вазифадор ҳастем, ки андешаи миллиро низ аз мадди назар дур надорем. Ин зарурат таърихи қадим дорад. Таърихро надида гирифтани пешрафтро душвор ваномумкин мегардонад.

Ҳулоса, омӯхтан, пайғирӣ карданни зарурати дастовардҳои маорифи замони Шуравӣ ҳамчун яке аз сарчашмаҳои маънавиёт шарт ва зарур аст. Мисоли оддӣ: пеш аз он ки мо як ҷавонро мутахассиси ҳуб кунем, мебояд, ки дар хонаву бөғча, дар мактабҳои миёнаву олий ўро то ҷое, ки метавонем одамият биомӯзем, зеро миллат танҳо ва танҳо бо симои маънавии хоси ҳуд миллат буда метавонад. Бошад, ки мо низ бо саъю ӯшиши дастовардҳои фарзандони баору номуси ватани ҳуд будубоши миллати ҳеъшро низом дода тавонем. Дар ин ҷода, омӯзиши таърихи, алалхусус дастовардҳои наэзик 70-солаи маорифи Шуравӣ, ки дар асарҳои илмии профессор Маҳмуд Абдуллоев инъикос ёфтаанд, аҳамияти қалон дорад.

СОРБОН ҒОЛИБИ ОЗМУНИ "ДОНИШ҆ЙИ СОЛ-2018"



Рӯзи 21-уми декабря соли 2018 дар Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни "Донишҷӯи сол-2018" гузаронида шуд, ки дар он донишҷӯйи филологияи хориҷии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ насиби чойи 3-юм гардид ва бо тӯҳфаву диплом сарфароз гардонida шуд.

ЧОЙИ 2-ЮМ ДАР ҶОМИ ҶАҲОН

Моҳи декабря соли 2018 мусобиқаи Ҷоми ҷаҳон дар шаҳри Ригаи давлатии Латвия миёни 150 давлати ҷаҳон баргузор гардид, ки дар он Ҳолов Панҷшер, донишҷӯйи филологияи тарбияи ҷисмонӣ ва омодагии дифои ҳарбӣ иштиrok намуда, бо се рақиби ҳуд, ки аз давлатҳои Россия, Молдавия, Латвия буданд голиб гардида, бо рақиби таилашдиаш мағлуб гардид ва дар вазни 57 кило насиби чои 2-юм шуд.



ҶАМЬБАСТИ ОЗМУНИ "ҶАВОНДУХ-ТАРИ ҲУНАРМАНДИ СОЛ-2018"



Моҳи декабря соли 2018 бо ташаббуси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии "Ҷавондӯхтари ҳунарманди сол-2018" бахшида ба Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ миёни донишҷӯёни макотibi ойлӣ баргузор гардид, ки дар он донишҷӯйи филологияи хориҷии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои устодону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, миёнаи касбӣ ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо ҷалби санъаткорону ҳунармандони Муассисаи давлатии "Филармонияи давлатии бачагонаи Тоҷикистон".

СИПОСНОМА БАРОИ ТАРБИЯИ ҲУБ

Ашӯрова Саодат, ҷонини деқани филологияи хориҷӣ ва математикаи оид ба тарбия аз тарафи Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои гузоштани саҳми муносиб дар татбиқи босамари сиёсati давлатии ҷавонон, тарбия намудани ин қиширо ояндасози ҷомеа дар рӯҳияи ҳуд-

носию ҳудогоҳӣ ва меҳнатдӯстиву ватанпаратӣ ва ба ин васила фароҳам оварданi шароити муносиб ҷиҳати таъмини иштиrokи фаъолонаи донишҷӯён дар озмуни ҷумҳуриявии "Ҷавондӯхтари ҳунарманди сол-2018" бахшида ба Соли рушdi сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ сарфарoz гарdonida shud.

З ДОНИШ҆ЙУ ДАР МУСОБИҚАИ ҶУМҲУРИЯВӢ ҒОЛИБ ШУДАНД!

Санаи 15-уми декабря соли 2018 бо ташабbusi Kumitaai kor bo ҷavonon va varziши назdi Ҳukumatii Ҷumҳurii Toҷikiiston tashabbusi Kumitaai kor bo ҷavonon va varziши назdi Ҳukumatii Ҷumҳurii Toҷikiiston dar ҳukumatii Ҷumҳurii Toҷikiiston daryo ҷumҳuriyavi bainom ҷavonon va kalon solon bakhshida ba rӯzi Parcham-i davlatii Ҷumҳurii Toҷikiiston guzarona shud. Dar in musobiqa donishҷӯeni zerinii Donishgoҳi давлатии Kӯlob ba nomi Abӯabduullohi Rӯdakӣ daryo.

Рӯdakӣ ištirok namuda sазovori choyi namoēn garidand:

- Шарифзода Firuz, dar vazni 61 kilo, oid ba "gushthini tarzi ozod", choyi 2-um;
- Ҳамидова Mijgona, oid ba "shamerborzoi", choyi 3-um;
- Алимов Abubakr, dar vazni 60 kilo, oid ba "gushthini millӣ", choyi 3-um;

СЕРТИФИКАТ БАРОИ ИШТИРОК ДАР КОНФРОНСИ БАЙНАЛМИЛАПӢ

Аз 29-уми ноября то 30-юми ноября соли 2018 дар Donishkadaai давлатии забонҳои шаҳri Samarqandi Ҷumҳurii Ӯzbekiston konfronsi bainalmilalii ilmiy-amaliy dar mawzui "Omidhoxi faъolgardonii shirkati ҷavonon dar ravandii rушdi chomeai shaҳrvandӣ" barguzor garid. Dar konfrons olimmonu paxt-ӯzgaroni maъruf az horiҷi kishvar niz shirkat va suhanroni namudan.

Az Donishgoҳi давлатии Kӯlob ba nomi Abӯabduullohi Rӯdakӣ dar in konfrons 4 nafar omӯzgoron: muovini rektor oid ba ilm va innovatsiya mawzudiati ilmiy-filologiyi, dotsent Sharofat Xudoydodova dar mawzui "O

gosudarstvennoi programme podderzhki molodezhnoi politiki v Tadzhikistane", nomzadi ilmoxi pedagogi Odinamo Sharipova dar mavzui "Naқshi ҷavonon dar zamoni myosir", assis-tenti kafedrai zabonҳoi horiҷi Nematuullo N. dar mavzui "K voprosu ob izmenenii sозnaniya molodeжи Tadzhikistana na sovremenennom etape" va saromӯzgori kafedrai zabonҳoi horiҷi Muҳammad Saidzod dar mavzui "Rushdi donishgoҳi siёsisi ҷavonon dar ravandi ҷaҳoniшavӣ" baramad namudan.

Inchunin, dar oxiри konfrons ba Xudoydodova Sh., Sharipova O., Muҳammad C. va Nematuullo N. serifikat baroи ištirok takdim karda shud.

СИПОСНОМА БАРОИ САҲМИ АРЗАНДА ДАР РУШДИ ФАРҲАНГ

Муассисai давлатии "Филармонияи давлатии бачагонаи Тоҷикистон" ба унвони ректори Donishgoҳi давлатии Kӯlob ba nomi Abӯabduullohi Rӯdakӣ doktori ilmoxi fizika va matematika, professor, uzvi wobastai AИ ҶТ Abūabduullohi Xabibullohi siposnomi irosol namudaast, ki mazmuни он chunin ast:

Муассисai давлатии "Филармонияи давлатии бачагонаи Тоҷикистон" bo arzi ehtiromi ba Shumo boroi ҳamkorriҳi судmand va saҳmi arzanda guzoшtan dar rushdi numuи farҳanghi millӣ izxori қадrdonӣ menamoyad.

Tavre ittiloъ dorad, bakhshida ba eъlon garidani soli 2018 ҳamchun soli "Rushdi sayeҳӣ va ҳuнарҳoi marдумӣ" bo ibtikori Vaziri farҳanghi Ҷumҳurii Toҷikiiston muхtaram Sham-siddin Orumbezkoda, inchunin tashabbusi daстиri Vaziri maorif va ilmili Ҷumҳurii Toҷikiiston Nuriiddin Said bo maқsadi amaliy gardonidani siёsati farҳanghi Ҳukumatii Ҷumҳurii Toҷikiiston boroi ustodonu donishҷӯёni muassisaҳoi taҳsiloti oлии kасbӣ, miёnaи kасbӣ va muassisaҳoi taҳsiloti miёnaи umumi shahri Dushanbe va digar shahru noҳiyaҳoi mammalakat bo ҷalbi sanъatkoronu ҳuнармандoni Muassisaи давлатии "Filarmoniyaи давлатии bachagonaи Toҷikiiston".



ton" barnomaҳoi konserти va saҳna-chaҳoi ҳaqvii tarbijayi doir garidand.

Bo in maқsad, roҳabriyati Muassisaи давлатии "Filarmoniyaи давлатии bachagonaи Toҷikiiston" bo arzi ehtiromi ba Shumo boroi tavacqchӯi ҳameshaghi va mucoидат namudan dar taškili chunin chorabinixoi farҳanghi samimona izxori sipos menamoyad.

Itminoni komil dorom, ki Shumo minbaъd niz dar rushdu numuи soҳai farҳang, eҳei anjananchoi millӣ va ҳuнарҳoi marдумӣ saҳmi arzanda xeshro megh-zored.

МАРОСИМИ ҶОИЗАСУПОРИИ СОҲАИ КОР БО ҶАВОНОН ВА ВАРЗИШ



Tibki maktabi Kumitaai kor bo ҷavonon va varziши назdi Ҳukumatii Ҷumҳurii Toҷikiiston taҳti №53/3-926 az 26.12.2018 sanai 27.12.2018 soati 9:00 dar shahri Dushanbe dar binoi "Dushanbe - Plaza" marosimi ҷoizasupori soҳai kor bo ҷavonon va varziши dar soli 2018 bo ištirok ištirok vareziшgaron, golibon va ištirokchiёni faъol barguzor garid.

Az Donishgoҳi давлатии Kӯlob ba nomi Abӯabduullohi Rӯdakӣ Ne'matullozoda Aysiddin, donishҷӯi soli 3-

юми facultai filologiyaи horiҷi, Murdov Muҳiddin, mutahassisai markazi rushdi kасbияt va innovatsiya dar samti barnomasozi va Latipov Manuchehr, donishҷӯi soli 2-юmi facultai fizika va matematika dar samti adabiёт soҳibi choizai Kumitaai kor bo ҷavonon va varziши назdi Ҳukumatii Ҷumҳurii Toҷikiiston garida, Sharifov Bedil, donishҷӯi soli 3-юmi facultai moliaviyu ikhtisosi soҳibi stipendiai kumita golib garida, soҳibi diplom va tuҳfaҳoi puliu molӣ shudan.

ИФТИХОРНОМА БАРОИ ИШТИРОКИ ФАЪОЛОНА

Rӯzhi 14-15-umи декабря соли 2018 dar Donishkadaai tehnologiyi va menechmenti innovatsioniyi dar shahri Kӯlob konfronsi ҷumҳuriyavii ilmiy-nazariyayi taҳti unvoni "Zaxiraҳoi obii Ҷumҳurii Toҷikiiston asosi peshrafti soҳai hidroenergetika" bakhshida ba 30-solagasi Istiqlooliyati давлатии Ҷumҳurii Toҷikiiston va Soli rushdi sayeҳӣ va ҳuнарҳoi marдумӣ barguzor garid, ki dар on donishҷӯi facultai ximia, biologiya va geografiya Mazaripova Meҳranzeg bo maъrӯzai ilmiy baramad namuda, az taraфи direktori donishkada bo iftikhornoma mukoftonida shud.



ЭЪТИБОР НАДОРАД

Daftarcasi imtiyone, ki Donishgoҳi давлатии Kӯlob ba nomi Abӯabduullohi Rӯdakӣ soli 2016 ba donishҷӯi soli 4-umи facultai omӯzgori (shubbaи goibona) Nazrieva Meҳrbonu Makhnunova dodaast, binobar sababi ghum shudanash az eъtibor soқit donista shavad.

"АЛЛА"-И МОДАРИ ТОЧИК ЧИ МАҶНО ДОРАД?



Шахбоз КАБИРОВ, доктори илмҳои филологӣ, профессори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Чун тифл ба дунё меояд, ҳар як модар бо як олам орзуви умедину ўро ё дар сари гаҳвора, ё дар бағал ва ё дар алғунчак бо замзами "алла, аллаё" ором мекунаду меҳобонад.

Ин "алла"-и гуворову дилпазири модари тоҷик, ки тифли гирёнро ором мекунаду ўро хоб мебарад, чи маъни ви сехре дорад? Барои посухи ин суол ба таърихи ниёғонамон назаре меафканем.

Дар аҳди бостон, дар давраи салтанати Ҳаҳоманишиён, ки хатташон меҳӣ буду забони эшонро форсии қадим ёд мекунанд, Ҳудоро бо вожаи "бага" (баг) (ифодагари маъноҳои бахшанд, бахшандай бахти нек, баъдан маъноҳои ҳоким, соҳиб, ҷаноб, амлодор ном мебурданд.

Дар ибтидо забони мазкур, ки бо 8 ҳолат (падеж) ба баъдтар бо 6 ҳолат мустаъмал буд, бештари вожаҳо бо садонокҳои охирги бештари вожаҳои иҳтисол гардид, ки дар ин раванди таъаввул ҳолатҳо (падежҳо) пайи ҳам аз байн рафтанд (алҳол калимаҳои забони муосири тоҷикӣ дар як ҳолат-падежи номинатив (именинтельний) боқӣ мондаанд) ба вожаи "бага" низ дар ҳамин замина шакли "баг" ва тадриҷан "баг" (дар забони русӣ - баг)-ро гирифт, ки баъдан он ба ҳукми вожаи матрук (архаистӣ) эътироф шуда, лекин дар таркиби ҷандин қалима, аз ҷумла, дар вожаҳои Багдод (тоҷикии Ҳудодод, муродифи Богдани русӣ), Баглон (ҷойгоҳ, макони Ҳудо) ба боғон то кунун ҳифз шудааст.

Дар омади гап, ҷойи зикр ва аз гумон дур нест, ки "баг" (Ҳудо) ба таъавvули "бог" дар вожаи "бог-бон" боқӣ мондааст. Чун дар аҳди буддӣ ҳар як бутпараст (парастандай буддо) будди худро Ҳудо (баг, баг) мепиндошт ва онро парастиш мекард ва эшон бутҳоро дар як ҷо, дар як мавзеъ ва ҳудуди муайян гирд овардаву онҳоро ҳифзу парастиш мекарданд, ки ин манзараи бутҳои гирдоварда ба навниҳолони баг шабоҳат доштанд ва ба асоси ҳамин шабоҳият таносуби маъни ви кӯчиши маъно сурат гирифта, баг-бон муродифи Ҳудобон // Ҳудо ниғаҳбон маънидод мегардад.

Дар тӯли таъриҳи вожаи "баг"-и форсии қадим на танҳо дар забонҳои гурӯҳи эронӣ, ҳатто дар гурӯҳи забонҳои славияни, туркиву мугулии ва кавказӣ низ ба тағиӣ-

Ҳангоми замзама, ки ба шакли "алла, аллаё" сурат мегирад, "-ё" ("-о") алифи нидоест, ки бештар дар охирги исмҳои Ҳудоё, Ҳудовандо, Ҳофизо, Саъдиё ва г.) ва феълҳо омада, муроҷиат баҳри лутфу мадад, ниёши ви дуои ҳайрро ифода менамояд.

Роту таъаввулоти гуногуни овозӣ ҷилванамои карда, дар ташаккули номҳои ашҳос то имрӯз нақши назаррас дорад. Дар мавриди таъаввули вожаи "баг" ("бог") номшиноси нуктасанҷу пухтакор дотсент Мамлакат Аюбова таваққуф намуда, шаклҳои: баг, баг, баг, бег, бек, бик, бай, баа, ба, би, бий, бу, бӯ, пай ва ғайраро бо далелҳо муайян кардааст, ки аз ҷумлаи онҳо

валини аҳли башар дар забонҳои эронӣ тақрибан мушобеҳи яқдигаранд. Ҷунончи, дар байни эрониён онро полой, дар забони дарӣ - лалай, дар миёни пуштузабонон ба шакли лулӯй, дар байни бадаҳшониён ба сурати лай-лай (суруди лайланӣ) ва ғайра замзама мегардад.

Ҷойи таъқид аст, ки дар сари гаҳвораву алғунчак ва ё бағал модари тоҷик сурӯдҳои беҳтагӣ



шакли гӯшнавозу равонии "бай", ки аз вожаи "баг" маншаш гирифтааст, дар забони русӣ ҳангоми тифлҳои ба шакли "бай-бай" замзама мешавад.

Мутаассифона, мо мавод дар даст надорем, то сабт бисозем, ки модари тоҷик то пазируftани ислом бо қадом вожаву сурӯд тифли нозпарварашро навозиш мекарду меҳобонид ва аз Яздони пок баҳри ҷигарбандаш ҷай навъ бо ниёши дуо умри дарозу хушбахтиашро таманно мекард.

Замоне, ки дини ислом дар Эрону Ҳурсони бузург интишор ёфту решо давонд, дар қатори ҳазорҳо вожаҳои арабӣ муродифи Ҳудо вожаи Аллоҳ (Оллоҳ) низ ба забони тоҷикӣ ворид шуд.

Чун табиатан забон, махсусан забони тоҷикӣ, равонӣ, гӯшнавозӣ ва сӯҳулати (осонии) талаффузро мепарварад, дар ҳамин замина вожаи "Аллоҳ"-ро, ки маъмулан дар талаффузи тоҷикон ҳамсадои ҳалқии "ҳ" мевафтад, пас, тадриҷан "Аллоҳ"-ро дар талаффуз ба шакли "алла" роҷӯи намуда ва пазiruftанд, ҷаро ки ин шакл (алла), аз як тараф, боиси сарфаи неруи гуфтор гардида, аз ҷониби дигар, равониву мавзунӣ ва мусиқиро тавлиди таъмин менамояд.

Ҳангоми замзама, ки ба шакли "алла, аллаё" сурат мегирад, "-ё" ("-о") алифи нидоест, ки бештар дар охирги исмҳои Ҳудоё, Ҳудовандо, Ҳофизо, Саъдиё ва г.) ва феълҳо омада, муроҷиат баҳри лутфу мадад, ниёши ви дуои ҳайрро ифода менамояд. Қобили таваҷҷӯҳ аст, ки ин суруди ав-

рину гӯшнавоз ва дилпазирро аз оғаридаҳои мардумӣ ва ё аз осори аҳли адаб гулчин намуда, месарояд ва "алла, аллаё"-ро чун нақарот замзама менамояд. Аз ҷумла, шоира Ҳеҳрисо дар сари гаҳвораи тифлаконаш бо сад орзуви умедину садои дилашро бо чунин суруди "Алла" ифода намудааст:

**Нури ҷашми интизорам, аллаё,
Муждаори наебаҳорам, аллаё.
Эй таманнову тасаллоу дилам,
Эътибори рӯзгорам, аллаё.**

Алла, алла, аллаё.

Алла, алла, аллаё.

**Чони модар, ҷони ҷонам, аллаё,
Мӯниси рӯзи шабонам, аллаё.**

Эй сарогози ҳушиҳоям, бихоб,

Ман туро танҳо намонам, аллаё.

Алла, алла, аллаё,

Алла, алла, аллаё.

Тӯтии ширинзабонам, аллаё,

Чилчароги хонадонам, аллаё.

Дарду додатро набинад модарат,

Доруев дармони ҷонам, аллаё.

Алла, алла, аллаё,

Алла, алла, аллаё.

Чони модар, аллаё.

Шояд андешаи инҷониб дар мавриди "алла" баҳсангез бошад, лекин, дар ҳар сурат, ҳақиқат зодаи баҳс аст, қазоват аз шумост.

Ҳудовандо, бигзор, ки осмони Тоҷикистони азизи мо ҳамеша соғу беғубор бошаду дар ҳар як ҳонадони тоҷикистонӣ ҷунбиши гаҳвора ва ҳар як модари тоҷик суруди "Алла, аллаё"-ро пайваста замзама нағояд.

ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ҚУЛОБРО ИНТИХОБ НАМО!

Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ қабули довталабонро барои соли таҳсил 2019-2020 ба 9 факулти аз рӯи 45 равияҳои таҳассусӣ зълон менамояд. Ба интиҳои ихтиносҳои мавҷудаи Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ Шумо метавонед соҳиби маълумоти оли дар равияҳои филология, фарҳангӣ, рӯзноманигорӣ, омӯзгорию равоншиносӣ, таъриху ҳуқуқ, муносибатҳои байналмилалӣ, риёзи табӣӣ, молиявии иқтисодӣ, варзиши ҳарбӣ, менечменту сайҳат, китобхонашиносӣ таҳсилоти фароғир гардида, донишшу маҳорат ва маҳақаҳои таҳсису сеҳро бо Стандартҳои байналмилалӣ таҳсилот мутобиқ созад.

Донишгоҳдорон синфонаҳои утқозҳои мӯчаҳдаз бо технологияҳои замонавӣ, пайваст ба интернети баландсуръат, толорҳои маҷлиси ва варзиши барҳаво, маркази омӯзшии забонҳо, Парки технологӣ, қитъаҳои таҷрибасию истеҳсолӣ бӯда, ба мӯҳассилин мутаҳассисони соҳибтара иштозаҷиба, докторону профессорон ва номзадҳои илм таълим медиҳанд.

Ҳамчунин, дар курсҳои кӯтоҳмудати тайёрши донишгоҳи давталабон аз рӯи қластерҳои таҳсису сеҳро аз ҷониби Маркази Миллии Гестӣ пешниҳодшуда омода карда мешаванд.

ИХТИСОСҲО

№	Рамз	Номгӯй
1.	1020501	Математика
2.	131030302	Математикаи амалӣ
3.	102050401	Физика. Математика
4.	102050403	Физика. Таълими меҳнат
5.	1020505	Информатика
6.	1020602	Технология (аз рӯи самтҳо)
7.	102040601	Химия. Биология
8.	1020406	Химия. Экология
9.	1020404	Биология. Экология
10.	131010103	Биология (биотехнология)
11.	1020402	География
12.	13102010203	Географияи сайҳӣӣ ва менечменти сайҳат
13.	1890101	Сайҳӣӣ ва меҳмондорӣ
14.	125010403	Андоз ва андозбани
15.	125010803	Баҳисобигрии буҳгалтерӣ, таҳлилва аудит дар мӯассисаҳои бучетӣ ва илмӣ
16.	126010101	Идораи мақомоти маҳалий
17.	1250103	Иқтисодиёти ҷаҳонӣ
18.	1250107	Иқтисодиёт ва идора дар корҳона
19.	125010402	Кори бонкӣ
20.	1260203	Маркетинг
21.	126020206	Менечменти иҷтимоӣ (маориф)
22.	1250104	Молия ва қарз
23.	1020302	Забон ва адабиёти рус
24.	102030401	Забон ва адабиёти рус Забон ва адабиёти тоҷик
25.	1020301	Забон ва адабиёти тоҷик
26.	1230108	Рӯзноманигорӣ
27.	121050103	Забоншиносӣ ва технологияни нави иттилоотӣ
28.	1020306	Забони ҳориҷӣ (англисӣ)
29.	102030601	Забони англисӣ Забони олмонӣ
30.	1020307	Забонҳои ҳориҷӣ (забони англисӣ - хитоӣ)
31.	1010201	Таҳсилоти ибтидой
32.	1010202	Таҳсилоти ибтидой. Ихтисоси иловагӣ
33.	101020203	Таҳсилоти ибтидой. Санъати мусикиӣ
34.	1010102	Таҳсилоти томактабӣ. Ихтисоси иловагӣ
35.	1030403	Равоншиносии амалӣ
36.	1030301	Логопедия
37.	103030201	Дефектология
38.	1030304	Олигофренопедагогика
39.	1030302	Сурдопедагогика
40.	1230111	Китобхонашиносӣ ва китобшиносӣ (аз рӯи самтҳо)
41.	1020101	Таърих
42.	1020102	Таърих. Ихтисоси иловагӣ (ҳуқуқ)
43.	1230101	Муносибатҳои байналмилалӣ
44.	1030201	Тарбияи ҷисмонӣ
45.	1030202	Тарбияи ҷисмонӣ. Омодагии дифои ҳарбӣ

УСТОДИ ЗИНДАЁД



Хотам НАЗАРОВ, номзади илмҳои педагогӣ, ноиби ректор оид ба тарбия

Ҳаргиз намирад он ки дилаш зинда шуд ба ишқ, Дар синаҳои мардуми ориф давоми мост.

Чун сухан аз ҷеҳраҳои мондагор ва хислатҳои ҳамидаи онҳо мераравад, ҳамеша пеши назар устоди арҷманд Сайвалий Гадоев ҷилвагар мешавад. Устоди зиндаёд, инсони ғамхору мушфиқ, дастгири мададгори ҷавонон, махсусан, шогирдон буд, ки дар дили дидроҳои мо, фарзандон-шогирдон ва ҳайати омӯзгорон ҷовидонӣ нақш бастааст.



Афсӯс, он нафаре, ки ҳамеша ба дарди ҳамкасбон марҳам мебахшид, имрӯз миёни дӯстон нест, vale ёди ў дар дили дидроҳои ҳар яки мо шогирдон ва ҳайати омӯзгорон бо хотираҳои некаш ҷойдошта ҳеч гоҳ ҳомӯш наҳоҳад шуд.

Устод Гадоев Сайвалий Гадоевич 10.01.1949 дар дехаи Тӯдакафши ноҳияи Кӯлоб дар оилаи ҳизматӣ ба дунё омада, баъди таҳсими мактаби миёнаи №5-и шаҳри Кӯлоб ба Институти педагогии шаҳри Кӯлоб доҳил гардида, соли 1970 онро бо муваффақият хатм менаҳояд.

Баъди хатми институт ба ҳайси омӯзгор дар донишгоҳҳои гуногуни ҷумҳурий, махсусан дар Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ғаъволияти менамояд. Ба ҳамагон маълум аст, ки шодран Ҷайвалий Гадоев аз оғози ғаъволияти омӯзгориаш то рӯзе, ки риштai умраш қанда шуд, дар миёни ёру дӯстон, шогирдон ва ҳамкасбонаш эҳтироми хосса дошт. Қалби поки инсонӣ, нияти соғи касбиаш буд, ки ў ба унвон ва ҷоизаҳои фахрии Аълоҷии маорифи Тоҷикистон (2004), барандаи Ҷоизаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мушарраф шудааст ва аз ҳама муҳимаш бо хислатҳои ҳамидаи инсонӣ дар қалби дӯстон, шогирдону ҳамкасбон чой гирифта буд.

Худованди мутаъюл ба бандай хеш чунин сифатҳои наҷиби инсониро аз ҷумла, нияти нек, дили пок, маҳорати баланди педагогӣ, падари меҳрубон, истеъдоди нотакрорро ато карда буд.

Шиносоии ман бо устод ҳеч гоҳ

аз ёдам намеравад. Ман бо ин шаҳсият аввалин маротиба соли 2013 дар утоқи ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, муҳтарам Абдулло Ҳабибулло воҳӯрдам. Он замон ман ба ҳайси мудири шуъбаи таҷрибамӯзии донишгоҳ кор мекардам ва устод бошанд, мушовири ректор оид ба таълим буданд. Ҳамон вақт аз мушоҳида ба кори устод эҳсос намудам, ки он кас дар самтҳои гуногуни таълиму тарбия аз рӯи таҷribavу малакае, ки доранд, дигаргунӣ ворид карда метавонанд. Аввалин ману устод дар як утоқ фаъолият мекардем. Ҳамчун омӯзгори ҷавон банда ҳамеша аз таҷribei кориву зиндагии он кас истифода менамудам. Бо вуҷуди он ки солҳои минбаъда бо сабабҳои ба дигар вазифа гузаштан якҷоя ғаъволият намекардем, лаҳзае бе як дигар набудем.

Ман ҳамеша аз маслиҳатҳои муғиди устод истифода менамудам ва таҷribei бойи ўро раҳнамои ғаъволияти рӯзмараи ҳуд қарор дода будам. Ҳамин тарик, то рӯзҳои воласини ҳаёти устоди зиндаёд дар ғаъволияти корӣ машварату маслиҳатҳои ўро сармашки кори ҳуд мединистам ва мединам.

Гайр аз ин, устод дар таълиму тарбия ва тайёр намудани садҳо мутахассисони олидарача ҳизматҳои шоён намудаанд, ки зикри баъзе аз онҳо, ки

дар ҷомеаи имрӯzai Тоҷикистон ҳамчун шаҳсиятҳои барҷастаи соҳаи илму маориф шинохта шудаанд, ба маврид аст. Аз ҷумла, ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, доктори илмҳои физика-математика, профессор, узви вобастаи АИ ҶТ Абдулло Ҳабибулло, ректори Донишгоҳи молия ва иқтисади Тоҷикистон, номзади илмҳои иқтисадӣ, дотсент Хайрзода Шукрулло, Бахтиёр Сайдов, номзади илмҳои математика, мудири кафедраи математики олии Донишгоҳи молия ва иқтисади Тоҷикистон, Асрорзода Убайдулло, номзади илмҳои иқтисадӣ, директори Коллеҷи техникии Тоҷикистон, Раҳмонов Мадислом, номзади илмҳои филологӣ, мудири кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи молия ва иқтисади Тоҷикистон ва даҳҳо нағари дигарро метавон ном бурд.

Билохира устоди арҷманди мадди ҳаёти шаҳсии ҳуд низ намунаи ибрati дигарон буданд. Ў ба тарбии фарзандон аҳамияти қалон дода, фарзандони боақлу бомаърифат ва меҳнатдӯсту меҳнатқаринро ба воя расониданд. Ҳамаи фарзандони он кас дорон маълумоти ой буда, дар самтҳои гуногуни ҷомеаи навини Тоҷикистон кору ғаъволият намуда, саҳми ҳудро гузашта истодаанд.

Афсӯс, ки марғи нобаҳангом устоди мушфиқи меҳрубони моро аз миёни мо бурд, vale ёди ў бо хотираҳои неки дардolӯd ҳамеша дар дили мо шогирdon ва ҳамкасбон ҳоҳад монд.

Ҷадат ба ҳайр, ҳонау охираат обод бод, устоди азизам Сайвалий Гадоев!

КИТОБ-БЕҲТАРИН ГАНЧИ ИНСОНӢ

Ҳеч ганҷе аз китоб боло нашуд,
Ҳеч ранҷе бе китоб осон нашуд.

Абдулҳомид Гулаҳмадов

Китоб дар радифи Модар ва Ватан арзандатарин муқаддасот ба ҳисоб меравад. Тамоми бузургон, олимон, шоирон, хирадмандони гузаштаву имрӯza, китобро яке аз арзишҳои зиндагӣ шумурда, онро аниси кунҷи таҳсӣ ва фурӯғи субҳи донойи гуфтаанд. Аз ин хотир, хондану мутолиаи китоб одамро бо роҳи рост, роҳи дуруст, роҳи ҳақиқату адолатпарварӣ ҳидоят менаҳояд.

Дар замони Шӯравӣ оид ба китобдорӣ китобхонӣ бештар дикқат дода мешуд, "Ҷамъияти дӯстдорони китоб" амал намуда, ҳатто дар байнҳои шахсоне, ки китобхонаҳои шаҳҳои доштаанд, санчишу намоишҳо барои беҳтарин китобхона гузаронида мешуданд. Барои ба даст овардани китоб дар шӯъбаҳои почта одамон барои обуна шудан навбат мегирифтанд.

Солҳои оҳир мушоҳида мешавад, ки таваҷҷӯҳи мардум нисbat ба китобу китобдорӣ ва китобхонӣ каме коста шуда, ҳатто дӯконҳои фурӯши китоб низ кам ба ҷашм мерасанд. Дар китобхонаҳои мактабӣ бошад, ҳамасола китобхонӣ дарсӣ аз даст ба даст гузашта, баъди баргаштанашон ба китобхона дар онҳо навиштаҳои гайри матлаб дода мешаванд. Ҳоло он ки дар китобхонаҳо оид ба истифода ва тоза нигоҳ доштани китоб муроҷиат шудааст, ки китобро тоза нигоҳ дор, то ки ба наслҳои оянда ба кор ояд.

Аз ин хотир, мақсад гузашта шуд, ки оид ба аҳамияти мutoилаи китоб ба гуфтаҳои ҳакимону бузургон такя карда, баъзе маълумотҳоро ба хонандай азиз каме хотиррасон кунем. Эҳтиром ба аҷодону тоҷикони гузашта ва ифтиҳор ба Тоҷикистони соҳибистиколол маълумот пайдо кардан, танҳо дар натиҷаи рӯ овардан ба китоб имконӣ дӯстон".

Китоб ганҷинаи бебаҳои зиндагӣ, манбаю сарҷашмаи донишу маърифат ва ҳудоғоҳии миллист. Беҳуда нест, ки Алӣ фарзанди Абӯтолиб фамудааст: "Илм мунис аст дар бимонӣ ва ёр аст дар таҳсӣ ва силоҳ аст ба зидди душманон, ороишест дар миёни дӯстон".

Яке аз ғанҷҳои беҳтарини дунё ин

китоб буда, ба шаҳс имконият меди-

ҳад, ки ақлашро монанди дарахту рустани сабзиш диҳад. Дар ҳолати таҳсӣ дӯсту муниسه ҳаст, ки туро тарқ кардан намехоҳад, шуморо фиреб надорад. Агар бо китоб ҳамраъю рафиқ бошӣ, метавонад он қадар садоқат нишон медиҳад, ки шояд устод дар муддати мӯҳо сол онро ба ту дода натавонад. Китоб монанди устоде аст, ки намехоҳад ҳеч сиру асрорро аз тунҳон дорад ва дар зиндагӣ ва кору борат ҷизо тамаъ надорад. Ӯ роҳнамоест, ки шахсро аз куфру кафорат, гайбату дуруғ, мардумозорӣ, беҳурматии волидайн, ёру дустон, ҳамкору ҳамкасбон, ҳамкурсану ҳамсинфон ва атрофиён дур месозад.

Ҳоҳӣ, ки маърифатат боло раваду аз таҷribei хуби одамон дар зиндагӣ ва кору бор баҳравар шавию пайвандӣ, ҳамони Ҳаким сазовор шудааст.

Мutoилаи китоб аст, ки бо мероси адабии олимии фикрҳон ва суғии форсу тоҷик Абӯҳомид Муҳаммад Ғузолӣ шинosisӣ пайдо карда, ў дар китобаш "Насиҳат-ул-мулӯk" оид ба ҳикматдории хирадмандона, аҳлоқи ҳокимон, мансабдорони давлатӣ, дар хусуси адолатпарварӣ ва маъсалаҳои иҷтимоӣ ғикру зирҳои ҷолиби дикқат баёни намудааст, ки дар рӯзгори имрӯzai монозӣ монанди оғозӣ мебошанд.

Китоб дар ҳолатҳои душвору ғамгинӣ аз қисмани ёру дустон ва рафиқони беҳирadу бемаърифат туро аз ғамғусса дур соҳта, баҳрат ҳуҷнудиву фараҳ мевоарад.

Китобро азизу муқаддас шуморида, бештар хонеду эҳтиёт кунед ва донишу фаҳмишатонро афзун гардонида, дар зиндагӣ фараҳманду сухандону сӯнгандӣ шавед.

Парвиз САФАРОВ,
саромӯзгори Коллеҷи иқтисодӣ-техникии гайридавлатии шаҳри Кӯлоб

ПАРЧАМ-РАМЗИ МУҚАДДАСОТ ВА ДАВЛАТДОРӢ



Рамазон МАҲСУДИНОВ,
ассистенти кафедраизабонҳои
ҳоруҷӣ

Рӯзи Парчами давлатӣ қайд намуда буданд: "Парчами имрӯzai давлатӣ яке аз ғанҷҳои мӯҳими истиқполияти миллӣ ва давлатдории ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаҷоӣ буд. Минбаъд ин сана ҳамчун ҷаҳони умумимилӣ аввалин маротиба рӯзи 24-уми ноября соли 2009 бо ифтиҳор аз давлату давлатдорӣ ва соҳибистикололу соҳибистиҳӣ, яъне баъди қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи ворид намудани иловава ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи рӯзҳои ид" бошӯӯҳ ҷаҳони гирифта шуд. Дар саросари кишвар вобаста ба он ҷаҳонворо ҷаҳономад ва маъракаҳои сиёсиву иҷтимоӣ ва фарҳангию варзишӣ баргузор гардиданд".


Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон зимини табриқоти телевизиониашон 24-уми ноября соли 2009 ба муносибати

Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз ғанҷҳои мӯҳими истиқполияти миллӣ буд, воҷиби эҳтиром ва арҷувории кулли шаҳрвандон мебошад.

Парчами Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз ғанҷҳои мӯҳими истиқполияти миллӣ буд, воҷиби эҳтиром ва арҷувории кулли шаҳрвандон мебошад.

Парчами Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз ғанҷҳои мӯҳими истиқполияти миллӣ буд, воҷиби эҳтиром ва арҷувории кулли шаҳрвандон мебошад.

НАҚШИ ҲОСТЕЛ ВА МЕҲМОНСАРОЙХО ДАР РУШДИ ТУРИЗМ



Маърифат САЙДАЛИЕВА,
унвончук кафедра менежмент ва маркетинги ДДК
банноми А. Рӯдакӣ, таҷриба музӣ Донишгоҳи
Ҷорҷия (Атланта, ИМА)

Эълон шудани солҳои 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, ки аз ҷониби Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон дар Паёми навбатии худ ба Парлумони мамлакат ироа шуд, тақони ҷиддие ҳоҳад шуд дар самти вусъат баҳшидан ба рушди соҳаи туризм ва ҷалби бештари сайёҳон ба Тоҷикистон. Мусаллам аст, ки рушди сайёҳҳро бе ташаккулу тақомули шабакаи меҳмонҳонаҳои хурд, алалхусус, корвон-сарой ва ҳостелҳо (хобгоҳҳо) тасаввур кардан гайриимкон аст.

Агар ба таърихи пайдоиши корвон-саройҳо назар афканем, ба осонӣ метавон дарёфт, ки гарчанде мағҳуми мазкур сар карда аз асрҳои миённа мавриди истифода қарор гирифта бошад ҳам, зарурати таъмини савдогарон бо ҷои ҳоб тавассути бундди меҳмонҳонаҳои хурд бо оғози тиҷорати беруни, яъне ба асрҳои 2-1 то милод ба миён омадааст. Ба рушди савдо байни давлатҳо ва зиёд гаштани таъодди тоҷирон, сайёҳон ва тадқиқотчиён шабакаи корвон-саройҳо ҳамчун соҳаи алоҳида инкишофт ёфта, мавқеи худро дар бозори хизматрасониҳои меҳмонпазирӣ устувор гардонида истодаанд. Дар тули асрҳо корвон-саройҳо иловава ба пешниҳоди ҷои ҳоб доираи фаъолияти худро васеъ намуда заминан асосири барои пайдоиши меҳмонҳонаҳои мусоир ҳостелҳо (hotel), ки кулли хизматрасониҳоро аз қабили физо, ҳаммом, нуқтаҳои савдо, табодули асьор, мошингузорӣ (Parking for cars), иҷораи мошин (car rental), шустушӯи либос (Laundry) ва гайрапро ироа мекунанд, гузоштаанд.

Дар қиёс бо ҳостелҳо (меҳмонҳонаҳо), ҳостелҳо ҳонаҳои маҳсусе мебошанд, ки таъҳо барои шабгузаронӣ бе пешниҳоди дигар намуди хизматрасониҳои иловагӣ соҳта шудаанд. Арзиши хизматрасониҳои ҳостелӣ дар қиёс бо ҳостелҳо низ ба маротиб арzon буда, барои сайёҳони гурӯҳӣ, камхарчи сарфакор ("бӯҷавӣ") ва онҳое, ки мустакилан тавассути автомобил, дучарха ва мотосиклҳо ҷаҳонгардӣ мекунанд, инҷунин тоҷирони байнalmillalӣ, ки бо максади ҳаридории молу маҳсулот ба қишиварҳои мухталиф ба муддати кутоҳ (shuttle business) сафар мекунанд, хеле қуллай аст.

Дар ибтидо, корвон-саройҳоро бо дарназардошти масофаи якрузии корвонҳои тоҷирон, ки тақрибан ба 40-50 километр рост меомад, соҳта мешуданд. Айни ҳол бошад, бо инкишофи туризми тиҷоратӣ ва зиёд шудани минтаҳаҳои аҳолиниши таъодди ҳостелҳо низ дар афзоиш аст. Ба унвони мисол, таъҳо дар як маркази тиҷоратии шаҳри Истамбули Туркия- бозори фурӯши яклуҳти



Лалелӣ, ки қисмати зиёди тоҷирон аз қишиварҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ба онҷо сафар мекунанд, таъодди ҳостел ва меҳмонсаройҳо то 100 мерасад. Бо дарназардошти маъмул будани забони русӣ ҳамчун забони мӯшират байнҳо шаҳрвандони қишиварҳои пасошӯравӣ, на таъҳо навишташо таҷӯҷу ба забони русӣ тарҷума шудаанд, балки дар ин меҳмонҳонаҳои хурд ба сифати кормандони хизматрасони онҳое ҷалб шудаанд, ки бо русӣ озод ҳарф мезананд. Ин имкон медиҳад, ки ҳамаи монеаҳои забонӣ аз байн бардошта шуда сифати хихматрасонӣ дар саҳҳи баланд ба роҳ монда шавад.

Рушди соҳаи хизматрасониҳои ҳостелӣ ва меҳмонсаройӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки солҳои охир барои сайёҳони ҷаҳонгард ҷолиб гашта истодааст, яке аз масъалаҳои муҳими ва афзалиятнок маҳсуб мейбад. Мутаассифона, он маълумоте, ки оид ба шабакаи меҳмонҳонаҳои Тоҷикистон барои сайёҳони ҳориҷӣ тавассути сомонаҳои интернетӣ ироа мегардад, ба ҳоҳишмандони сафар ба қишивари мониҳонро имкон намедиҳад, ки байни хотел ва ҳостелҳо интиҳоби дуруст кунанд. Ин аз он сабаб аст, ки аксари бо ном "hotel"-ҳо дар минтақаҳо на таъҳо ба стандартҳои минималии байнalmillalии меҳмонҳонаҳо, балки ба одитарин талаботе, ки нисбати ҳостелҳо муйян шудааст, ҷавобгу бист.

Ин мушкилот, яъне номгузории бо сифати хизматрасонӣ номувоғиқро Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар яқсояй бо Оҷонсии стандартизация, метрология, сертификатия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад тавассути гузаронидани санчиши саросарии кулли меҳмонҳонаҳо ва додани мақоми расмӣ: меҳмонҳона (бо нишон додани ситора), меҳмонсарой-гостевӣ даромадӣ), ҳостел (хобгоҳ) ҳал намояд.

Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бори рушди туризм" Субъектҳои фаъолияти туристӣ, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеанд, новобаста аз шакли моликияташон вазифадоранд, ки "амнияти туристон ва нигоҳдории молу мулки онҳо, муҳайё намудани шароити амният барои фаъолияти туристӣ, омӯзонидани қоидҳои амният, расонидани ёрии таъчилиро ба туристон таъмин" намоянд. Ин талабот ба меҳмонҳонаву ҳостелҳо ва шахсони алоҳида, ки ҳонаҳои ҳусусӣ ва дигар иншооти шахсири барои қабули сайёҳони чӣ дохилӣ ва ҷӣ ҳориҷӣ пешниҳод мекунанд, даҳл дорад.

Таъмини амнияти сайёҳон, ки бо дарназардошти ҳаводиси солҳои охир яке аз масъалаҳои муҳими аҳамияти миллӣ дошта маҳсуб мейбад, бояд талаботи асосӣ ҳангоми додани иҷозатнома бошад.

Дар Стратегияи рушди сайёҳӣ барои давраи то соли 2030 яке аз нуқтаҳои муҳими ин "муносиргардонии баҳшҳои заминавии инфрасоҳтори сайёҳӣ ва мутобиқгардонии онҳо ба стандартҳои байнalmillalӣ", ки беҳтар гардонидани сифати хизматрасониҳо дар меҳмонҳона ва ҳостелҳоро дар назар дорад, маҳсуб мейбад. Дар ин ҷода ташаккули шабакаи ҳостелҳои камарзиш, рушди системai "Homestay" (қабули сайёҳони ҷаҳонҳои ҳусусӣ) ва мутобиқ гардонидани онҳо ба стандартҳои байнalmillalӣ метавонад, ба иҷрои ҳадафҳои Стратегияи мазкур мусоидат кунад.

ПЕШВОИ МИЛЛАТ-ҲОМӢ ВА ПУШТИБОНИ МИЛЛАТИ ТОЧИК



Қувватиши ХУРШЕД, ассистенти кафедраи фалсафа

Ҳама мавҷудоти олам ба худ ҳусусият ва нақши меҳварии худро доранд. Масалан, замини ҳӯшидaro борон, ниҳоли шикастаро боғбон ва мардуми ғамидаро сарвари меҳруbon ҳифозат карда метавонад. Тоҷикистони ба ҷон баробари мо низ аз ҷунин гурӯҳи давлатҳо мебошад, ки мардуми ғамидаву азияткашидаш, рӯзҳои ниҳоят нангиро аз сар гузаронida, ба замини ҳӯшидaro табдил ёфта буд, ки дигар на борони меҳр ба рӯяш мерехта на ниҳоли шикастаашро боғбоне буд. Дар солҳои 1992-юм, ки қишиварро факру нодорӣ ва ҷангу ҳунарезӣ фаро гирифта буд, ҷеҳраи навини сиёсии нотакрор ба майдони ҳоҳимият омад, ки онро ном Эмомали Раҳмон мебошад. Ин шахсияти барҷаставу нотакрор барои фурӯҳ нишондани ҷанги ҳонумонсӯзи шаҳрвандӣ ва барқарор кардани ҳаробаҳои он камари ҳиммат баста буд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ

Пешвои миллат барои Тоҷикистон нобигаи нотакроре буд, ки ҳоҳимияти давлатиро аз сари нав барқарор наਮуда, ба ҳалқи сарбаланди тоҷик истиқолияту Ваҳдат ато наムуд. Тамоми ғурезаҳои иҷбориро ба ватан баргардонида, Тоҷикистонро дар арсаи байнalmillalӣ муаррифӣ наムуд. Шаҳсияти нотакрори таърихи, аз қабили Мир Саид Алии Ҳамадонӣ, Абдураҳмонӣ Ҷомӣ, Мавлоно Ҷалолидини Балхӣ ва даҳои дигар, ки ба олами фаромӯши рафта буданд, аз сари нав зинда гардонида, дар эҳе соҳтани анъанаҳои аҷодони гузашта саҳми беназири худро гузошт.

Дар тӯли 27-соли соҳиби ғолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои муаззами миллат зиёда аз 17 маротиба дар конференсияҳои байнalmillalӣ СММ баромад наムуда, мавқеи Тоҷикистонро дар сатҳи байнalmillalӣ мӯйян соҳту таклифи пешниҳодоти худро нисбат ба мушкилоти саҳҳи байнalmillalӣ ба аъзоёни ин созмон ироа наムуд.

Асри XXI мушкилҳоеро ба миён овард, ки новобаста аз майлу ҳоҳиш инсонҳоро водор менамояд, ки нисбат ба ҷунин мушкилиҳо мавқеи бетаравиро ишғол нақунанд. Аз ҷумла, тероризму экстремизму ва дигар ҷиноятҳо, ки характеристи таъсиррасонии манғӣ доранд, ба қишивари мониҳонро имкон нағизӣ мебошад. Ин шахсияти барҷаставу нотакрор барои фурӯҳ нишондани ҷанги ҳонумонсӯзи шаҳрвандӣ ва барқарор кардани ҳаробаҳои он камари ҳиммат баста буд.

ФАЗИЛАТИ ЗИКР



Тахияи Қалонисо ДАВЛАТОВА, ассистенти кафедраи назарияи иқтисодӣ ва молия

Аломати муноғиқ се аст: дурӯғ гӯяд; ҷун ҷаҳад, хилоф кунад; дар амонати хиёнат намояд.

Чу кори баде ба амал овардӣ, аз пайи он накӯй бикун.

Беҳтарин садақа ташнагонро об додан аст.

Дуои се қаср ҷаҳад: дуои саҳоватманд, дуои бемор ва дуои тавбакор.

Саломро дар миёни ҳуд ошкор гӯед, то муҳаббати шумо ба яқдигар афзун гардад.

Мӯъмин то ҷаҳор ҷизро тарқ нақунад, аз азоб начот намеёбад: аз буҳл, аз дурӯғ, аз бадгумонӣ ва аз тақаббур.

Душмани Ҳудо қасест, ки дар хуスマт ва қинаиши шиддат дошта бошад.

Оё дӯст медорӣ, ки қалбат нарм шуда, ҳочатат дар назди Ҳудованд раво бошад? Пас, бар ятимон раҳм намо, дасти тараҳҳум бар сари ўғузор.

Ду навъ мардумро Ҳудованд рӯзи қиёмат ба назари раҳмат наҳоҳад нигарист: Яке он, ки аз хешовананд

ва наздиқонаш қатъӣ алоқа намояд. Дигаре он, ки ҳуқуқи ҳамсояро риоя нақунад.

XXXX

Чун яке аз Шумо ҳашмгин гардад, бояд сукут намоед.

XXXX

Корҳои неки фавтидагонро зикр наムуда, корҳои бади эшонро ба забон наовар.

XXXX

Ҷаҳор шаҳро Ҳудованд ғазаб мекунад: Фурӯшанде, ки дар савдо савганд мекӯрад, фақире, ки тақаббур мекунад, пире, ки муртакиби зино мешавад, подшоҳе, ки ба раият зулм мекунад.

XXXX

Гиромитарини мардумон паҳрезкортарини эшон аст.

XXXX

Накӯтарин накӯй он аст, ки фарзанд пас аз вафоти падараш ҳам дӯстони падарашро дӯст дорад.

XXXX

Зиннати дунё се ҷиз аст: молу фарзанду зан. Зиндагии охират се ҷиз аст: илму паҳrezkorivу садақа. Ва зинати бадан: кам ҳӯрдану кам ҳобидану кам гуфтанд аст ва зинати қалб сабру тамкину шукр.

XXXX

Ҳасуд се нишона дорад: рӯ ба рӯ чоплусӣ кунад, пушти сар бадгӯй кунад, шаҳодати бечо дигад.

XXXX

Се ҷиз ҳоҳ ҷарнӣ бар намеғардад: вақт, сухан, имконият.

Се ҷизро гум кардан нашояд: оромӣ, боварӣ, шараф.

Се ҷиз дар ҳаёт устувор нест: вазифа, бурд, молу мулк.

Се ҷиз одамро муйян менамояд: меҳнат, поквиҷонӣ, муваффақият.

Се ҷиз одамро аз байн мебарад: шароб, худписандӣ, ҷаҳл.

АДАМ СМИТ-МАШХУРТА-РИН ИҚТИСОДЧИЙ

Гулисан РАХИМОВА,
донишчүү соли 4-уми факультет
молявиш институттада

Адам Смит соли 1723 дар Шотландия таваллуд шудааст. Дар синни 14-солагы ү алкай дар Донишгох Глааго таҳсил менамуд. Аз рүй қолабхой имрүза ин бисёр ҳам бармахал аст, vale дар ҳамон ваңт ин амалия оддай буда, дар донишгох хонишро хөлөнө ҳам барьвакт сар мекардан. Донишгох дар синни 17-солагы хатм намуда, барои он ки таҳсил худро дар донишгох Оксфорд давом дихад, Смит ба Англия мөрвад. Дар ин чо Смит дар муддати шаш сол аслан мустақилона мөхонад. Аз ҳамон ваңт сар карда Смит гояхой иқтиносии худро тарақкӣ медиҳад. Вале Адам Смит ҳеч гоҳ мағхуми "иқтиносидёт"-ро истифода намебурд ва ҳатто бунёд намудани илми тамомон навро нафаҳимда монд. Вақте ки ўй дар Донишгох Глааго дарс медод ү профессор Фалсафай ахлоқ буд, на фанни иқтиносидёт. Дар муддати тўлонӣ Смит бисёр мөхонд, сафар мекард ва аз болои гояхой худ кор карда, онҳоро дар Оксфорд сайқал дод. Натиҷаи тадқиқоти 30-солаи ў ба як фанни нав ва китоб табдил ёфт, ки дар муддати беш аз 200 сол ба одамон гизои маънавӣ медиҳад. Фанни нави ихтирошуда албатта, иқтиносидёт буд, китоб бошад "Тадқиқот дар бораи моҳият ва сабабҳои боғигарии миллатҳо" ном дошт. Ин китоб соли 1776 бо баробари Эълоними Истиқлолиятни ИМА чоп шуда, бар зидди ақидоҳои кӯжнаи ҳамон давра як фарёди ситеzonona буд. Мавзӯи асосин китоб масъалае буд, ки аз болои он Смит дурудароз ва дақиқона фикр мекард. Одамон дар вақти ба амал овардани мубодилаи озод манфиатҳои шахсии худро чи тавр ба ётибор мегиранд ва ин барои ичро шудани максадҳои хуби ҷамъият чи тавр кӯмак мерасонад. Смит медонист, ки муносибатҳои хайрҳоҳона байни аъзоҳои оила ва рафиқон зарур аст. Одамон бо мароқу лаззати том ба одамони наздик ғамхорӣ менамоянд ва ба фоидай хешовандон ва рафиқон рафтор менамоянд, чунки онҳоро мединанд ва дўст мединанд. Вале дар ҷаҳони қалони иқтиносидёт, ки ба имрӯза монанд аст, мо аз ёрии амалий, дастгирӣ ва ҳамкории бисёр одамоне, ки онҳоро ҳеч гоҳ надидаем вобаста ҳастем. Боварии комилро дар бораи ҳамкорию ёрии амалии онҳо ба мөн, мегӯяд Смит, низоме медиҳад, ки дар он одамон мубодиларо фақат бо он максад ба амал меоранд ва ин ҳам бошад он чизе, ки ба онҳо зарур аст, ба даст оранд.

Смит ғаҳмонда дод, ки мақсади истехсолот ин қонеъ намудани талабот мебошад. Аз рүй гуфтаи ў дар низоми иқтиносии мубодилаи озод одамон барои қонеъ намудани манфиатҳои истеъмолгарон хизмат мекунанд ва дар айни ҳол манфиатҳои шахсии худро ҳимоя менамоянд. Онҳо самти кории барои худ аз ҳама ҳам маъқултар, ё бизнесро интихоб менамоянд ва дар ин ҷода метавонанд ба истеъмолгарон фоидай аз ҳама зиёдро оваранд.

БУЗУРГИИ МОДАР

Амшон УСМОНОВ,
донишчүү соли 4-уми факультети омӯзгорӣ

Обрӯи аҳли дин аз
ҳоки пои модар аст,
Ҳарҷи доронд ин ҷамоат
аз дуои модар аст.
Он ҷи дар васфи биҳишт
фармуд Қуръони Карим,
Соҳиби Қуръон бигуфто,
зери пои модар аст.

Зан-модар шахси мӯқаддас аст. Вақте ки симои ў пеши назар меояд, азизтарин шахс бароям мебошад. Ин нур роҳи ояндаи ҳаётамонро равшан месозад. Зан-модар офараванд ҳаёт буда, аз ҳама қимматтарину азизтарин шахс дар олами ҳасти мебошад. Мехри беҳамтои модар ба мисли ҳуршеди олам аст, ки ба тамоми олам саҳоватмандона нур мепошад, ишқи поки модар ба мисоли ҷашмаҳои пурӯшест, ки дашту биёбонро гулистане мекунад. Ширинтарину гуворотарин ва азизтарин сухан ин Модар мебошад.

ТОЧИКИСТОН

НАВҚАЛАМ

Шоҳмансур РАБИЕВ,
донишчүү соли 2-уми факультет
филологияи рус

Сарзамини қаҳрамонон,
Домони ту чун гулистон.
Ҳастӣ ҳамчун модари ҷон,
Точикистон, Точикистон.
Ҳоки зархези Ҳатлон,
Сарзамини марди дехқон.
Ҳамеша сабз чун баҳорон,
Точикистон, Точикистон.



НИЁЗ БА ОМӮЗИШИ АХЛОҚ ДОРЭМ

Мөхрабон ҚУРБОНМАДОВА,
донишчүү соли I-уми факультет
филологияи ҳориҷӣ

Ахлоқ (этика) низоми аслҳоест, ки ҳамчун роҳнамо барои амал хидмат мекунад. Оре, инсон махлуқест, ки дорои ақлу ҷаковати бузург, мебинад, мешунавад, дарк мекунад ва ҳамаи дидаву шунидаҳояшро бо ёрии ақлу идору натиҷагарӣ намуда, худро аз бадио нуҷуриҳо дар канор мегирад. Махҳ ҳамин канорагириҳо инсони комилро дар зиндагӣ соҳибмифрат, бомаданият ва бузургид мегарданад.

Кист инсони комил? Он қасест, ки соҳибмайрифат, дошишманд, соҳибистеъдод, нақӯкор ва ибраториҷи имрӯзи рӯзгор бошад. Ў қасест, ки ҷомеаи аз ўйтибор мегирад. Зеро пурдунор пурдаҷирабаву хирадманд аст ва аз як ҳарфи кас дунёи хубу бадро тафовут дода метавонад. Албатта, инсони комил ҳеч гоҳ пайи хислатҳои номатлуб равон нест. Инсони комилу соҳибхираид аз бадон ҳуддорӣ карда, дар ҷамъомаду нишастҳои ки зиёну бадӣ меоранд, иштирок намекунад.

Саволе ба миён меояд, ки хислаҳои номатлуб қадомҳоянд ва онҳо аз кучо сарҷашма мегиранд? Пеш аз ҳама бетарбиятӣ, беадабӣ, бемаданиятӣ, дуздио мардумфиребӣ, қинаҷӯибу бешармӣ ва амсоли ин ба қатори хислатҳои номатлуб дохили мешаванд, ки инсонро ба беобргӯиҳу шармандагӣ оварда мерасонад.

ТЕРРОРИЗМ-ВАБОИ АСР

Гуҷаҳон ИСОЕВА,
донишчүү соли 5-уми факультети химия,
бигология ва география

Терроризм ва ифротгарӣ пайдайи номатлуб буда, вобаста ба рушди ҷомеаи инсонӣ дар шаклҳои мухталиф ҳамчун омили ҳатар ва таҳдид шакл гирифтаанд.

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мұхтарам Эмомали Раҳмон мубориза бо терроризм ва экстремизмро яке аз самтҳои афзалиятни макомотҳои кудратӣ ва интизоми қишивар мөҳиббод.

Террористон дину масҳаб ва Ватан надоранд, балки онҳо бо роҳи ҳудтарконӣ, бомбагузорӣ намудан дар нақлиёт ва ҳонаҳои истиқоматӣ, биноҳои маъмурӣ, мактаб ва қӯдакистон, гаравонгирӣ ва заҳр додан шахсиятҳои бегуноҳро ба қатли мерасонанд.

Амалҳои террористӣ дар мамлакатҳои гуногун кори одамони бераҳуму сангдил мебошад. Бояд зикр намуд, ки дини Ислом ба ҳеч ваҷҳ дини зуроварӣ нест, балки ба мисли динҳои дигари ҷаҳонӣ одамонро ба раҳму шафқат, дӯстӣ ва сулҳу созгорӣ даъват менамоянд.

Имрӯзҳо ҷаҳон алайҳи террору терроризм муттаҳид мегарданд. Одатан ҷавонон, ки аз лиҳози зеҳнӣ ва ақлонӣ рушд наёftаанд, осебазпизир буда, зуд ба ин ҷаҳонҳо ҷалб мешаванд. Мушкилот дар он аст, ки ҷавонон ба ҷомеа аз қадом дидгоҳ назар мекунанд. Бояд андешаҳои ботириро аз тафаккури ҷавонон пок созем, ки қисмате аз ишон назари радикалий доранд.

ОЁ МЕДОНЕД?

Сайдалӣ СОЛИЕВ,
донишчүү соли 4-уми факультет
филологияи тоҷик ва журналистика

1. Як дарҳаҳт метавонад дар тӯли як сол аз ҳаво 27 кг ифлосиро тоза намояд.
2. Инсон ба ҳисоби миёна дар як дакиҷа 6-8 литр ҳаворо нафас мегирад.
3. Мағзи сари мард нисбати зан тақрибан 8-13 % қалонтар аст.
4. Агар инсон мисли ӯ ҷашми тез мешаванд, пас вай дар болои 10-ум ошёна мурҷаи поёнбӯдaro мединад.
5. Ҳарѓӯшо метавонistaанд, ки пушташонро бе нагаштан ба қафо бубинанд.
6. Дар дунё дар як рӯз аз ҷониби одамон 15 миллиард тамому кашida мешавад.
7. Шапарако ба ҳангоми заминларза парвоз карда наметавонанд.
8. Одамон баъди аз хоб бедор шудан, 90 фисади хоби дидай худро фаромӯш мекунанд.
9. 10. 80 дарсади занҳо танҳо саволҳои мепурсанд, ки қаблан ҷавобашро мединанд! (пас беҳтар аст ҳақиқатро ба онҳо бигӯед!)
10. Ҳудуди ҷаҳони ҷаҳонро дар як рӯз то 400 маротиба савол медиҳад...
11. Ҳангоми табассум дар инсон 17 мӯшак кор мекунад.



МИНБАРИ

НАШЪАМАНДӢ- ПАДИДАИ НОМАТЛУБ

Нафруз ШАРИФЗОДА,
донишчүү соли 2-уми факультети физика
ва математика

Нашъамандӣ чун як бемории ғайриоддӣ ба тамоми узвҳо инсони истеъмолкунандай маводи нашъаовар, аз қабили асаб, гурда, дил ва дигар узвҳои дарунӣ таъсир карда, беморро мачруҳ мегарданд.

Чун мавзӯи матни навбатӣ "Нашъамандӣ - вабои аср" аст, имрӯзҳо қасоне, ки ба ин кор даст мезананд, ниҳоят зиёданд. Аксари ҷавонони сустироидаи маводи мухаддир ба зулмоти ин амал меафтанду одат мекунанд. Онҳо шод ба сабабҳо дур гаштан аз ғам дард, нуқсуну камбӯдҳо ҳаёт ё ба сабаби ёр шудани беморӣ, шодӣ аз нодонӣ аз оқибатҳои он ё ба сабаби айшу роҳат ба ин амали номатлуб даст мезананд. Имрӯзҳо душвор нест дарёфт кардани нафароне, ки ба тарсу ҳарос даст ба қуштору дуздӣ мезананду хиёнат ба номуси ҳоҳилҳо мекунанд. Албатта, ин гуна шахсон бевосита истеъмолкунандагони ин маводи зарароаранд, ки заррае аз кору кирдori кардаашон оғаҳие наоранд, зеро он беҳшуда ё бёшон мегарданад.

Фармуудаи Фаридуддини Аттор чунин аст: "Кору кирдori ноҳоиста, амали номатлуб қасор ба ҳароҳ дуруст ҳаёт гаронда, ўро рӯ ба табохӯи безаволӣ меорад.

Нашъа низ чун моддai мадхушкунанда, бадтаъсир рӯ ба маргу табохӣ оварданда инсонро ба қасодӣ, носолимӣ ва беобргӯи мерасонад. Нашъамандӣ қасест, ки аз обрӯи ҳиммати ҳуду наzdikonash rӯй гаронда, ҳастио ҷонро низ асос наҳониста шахсияти худро поймол мегарданад, зеро носолим мегардаду қаҷрав, ки ин хусусиятҳо инсонро ба нестӣ мерасонад."

Чун шутурмура бидон ин нафтро,
На қашад бору на парад ба ҳаёт.

Албатта, ин амали номатлуб дар ягон давру замон поянда наҳоҳад буд, пойдеворе, иморате, ки тавассути нашъаҷалӣ бо бунёд гашташ, ноустуров ва бебақост.

Хулоса, ҳоҳи баландароҳтае, ки аз амали носазову маблаги номуорди нопок ба авҷ сар қашида, рӯзе валангор ҳоҳад гашт. Номуроде, ки аз пайи нашъамандист, рӯзе қурбони кӯчайи ишрат ва айши нопок гашта, рӯ ба нестӣ меорад ва пайвандони хөшро шармсor мегарданад.

АЗ ТАЪРИХИ ПАЙДОИШИ ҲУҚУҚ

Хуршид КАРИМОВ,
дошичүү соли 5-уми факультети таърих,
ҳуқуқ ва муносибатҳои байналмиладӣ

Одамон, аллакай дар давраҳои қадим арзиши ғаҳмиши воқеяни мухитро дарк намуда буданд. Масалан, дар мисриҳо ва шумерии шахсоне, ки навишиша ҳона метавонист қадар мешуданд. Шахсони мазкур дар давлат мансабҳои мухимро ишғол намуда, нағояндиҳон ҳаёт мегарданд. Якумин устодон муншиҳо буданд, ки вазъи онҳо бо хиргоҳи илоҳӣ фароғир буд. Одамон бисёр вақт намояндағони донишҷои зиёди воқеяни мухитро мепарастиданд. Суқрот, Афлотун ва дигар мутафакирони бузурги гузашта мактабҳои пайравони худро ташкил намуданд, ки дар хотираи наслҳои оянда дар таҳдид садсолаҳо бо бокӣ мондааст. Дар он давраҳо одамон вобастагии вазъи иҷтимоии худро бо сатҳи донишмандиашон алоқаманд медонистанд. Инсони босавод ва донишҷои дар ғарбатагии вазъи иҷтимоии худро бо салоҳидӣ худ дафтаририбанд. Масалан, дар мактабҳои эллиниҳо устодон озоди зиёдеро дар фаъолияти худ дошта, ҳуқуқи бо салоҳидӣ худ тартиб доданд барномаи таълимиро доштанд. Педагогика дар алоқамандӣ ҳуқуқ оид ба ташаккулӣни ибтидиҳи ахлоқ ғамхорӣ мекард.


Одамони қадим байз қонуниятҳои инкишифии муносибатҳои ҷамъиятиро ошкор карда, бо ин имконияти расидан ба ҳаёт мукаммал ва идеалиро асосонк намуданд. Аз ҳамин сабаб одамон бисёр умедҳояшонро ба илму майрифат ва маориф мекарданд. Маориф низоми иҷтимоое аст, ки ба воқеяни он ҷаҳонҳои таълими, тарбия, маълумот ва умуман маърифати ҷомеа ба таҳсил дароварда мешавад. Барномаҳои таълими фанҳои ҳуқуқ ба тарбияи зеҳнӣ, мусиқӣ ва ҷонунӣ баробар буд. Дар осори файласуфон ва педагогҳои қадим "барномаҳои таълими" саршори идеяҳо оид ба ватан-парварӣ, ахлоқ, ӯхдадориҳои инсон ва шаҳрванд, заруратириоя намудани қоидаҳои умумизтирофшудаи ҷамъияти инсонӣ буданд.

ДОНИШЧУ

кохинон буданд, ки фаъолияташон бо хиргоҳи маънидорӣ ва пурасорӣ фароғор буд. На ҳар кас ба умқи фаҳмиши эшон расида метавонист. Аз ҳамин сабаб қасби ҳуқуқшиноси дар ибтидо ҳусусияти табакаҷиро доро буда, ба қатори ҳуд танҳо арзандаро қабул мекард. Дар баробари ин алакай якумин донишмандони ҳуқуқ қуши мекарданд, ки машмӯй донишҳо гирифтаи худро ба шигирдон ва пайравонашон диханд. Дар давраҳои қадим ҳуқуқ ҳамчун фанни таълими дар фаҳмиши имрӯза фаҳмида намешуд. Аммо дар ин давра низоми додани маълумоти амалии ҳуқуқӣ пайдо шуд. Маълумот раванде аст, ки дараҷаи дониш, малака, маҳорат, қобилият ва маданијату аҳолӣ инсонро муйян менамояд. Коромӯзон дар паҳнӯи ҳуқуқшиносҳо машҳури Рим Папиниан, Уллиан, Модестин ва дигарон фаъолият намуда, таҷрибаустодони худро аз ҳуд мекарданд. Дар асаҳрои Марк Тулий Сисерон шаклҳои фаъолияти ҳуқуқшиносони римӣ оварда шудааст. Ба онҳо дохиланд: мавзатдиҳии шаҳрвандон аз рӯи масоили муйянни ҳаётӣ; ёри расонидан дар тартиб додани ҳуҷҷатҳои гуногуни корӣ ва шартномаҳои ҳуқуқӣ байни шахсон, иштирок дар баррасиҳои судӣ. Одатан намояндагони мактабҳои гуногун оиди масълаи чӣ тавр бояд омӯзиши ҳуқуқ ба роҳ монда шавад, баҳсу мунозираҳо мекарданд.

ЭҲСОСИ БАЛАНДИ ВА- ТАНДУСТИ МЕБОЯД!

Парвина РАҲИМОВА,
донишҷӯи соли 5-уми факултati химиа,
биология ва география



Тероризм имрӯз зуҳороти номатлуби чомеаи ҷаҳонӣ гардидааст. Ин зуҳороти номатлуб мо ҷавононро бетараф намегузорад. Мо бояд сӯханони Пешвои миллиат муҳттарон Эмомалӣ Раҳмонро сармашки кору фаъолияти ҳуд гардонем, ки гуфтааст: "Тероризм ва террористро ба ҳудӣ ва бегона, ашшадӣ ва исплоҳотгаро ё хубу бад ҷудо қардан мумкин нест".

Афзоиши ин зуҳороти номатлуб мо ҷавононро бе тараф гузошта наметавонад. Вақте, ки аз расонаҳои ҳабарӣ дароқ ёфтем, ки аз Қӯлбои мо низ ҷунин ҷавонон ҳастанд, ҳело бозорита гаштем. Наҳод дар даврони пешрафти илму маърифати намоишҳои фарҳангио маърфатӣ ва аҳбороти ҳаррӯзӣ сиёсӣ боз ҷунин ҷавонон ёфт шаванд. Сабаби асосии шомили шудани ҷавононро ба ин зуҳороти номатлуб ман дар беаҳмияти падару модарон, саводии ҷавонон мебинам.

Оё ҷавонон дарк намекунанд, ки тероризм боис ба миён омадани оқибатҳои ноҳуш, таҳдид, зӯроварӣ барангехтани низои миллӣ, иҷтимоӣ ва динӣ мегардад. Магар ҳоли мardumi Сурияву Лубионро, ки ҳар рӯз аз оинай нишгуни намоиш медиҳанд, намебинанд?

Мутаассифона, имрӯзҳо бархе аз ҷавонон бинобар паст будани шуурнокӣ ва донишҳои сиёсӣ, рушд наёфтани ҳисси ҳудоғоҳӣ ва ҳудшиносии миллӣ ба ҳар ҷуна гурӯҳои террористиву ифроттаро шомили шудаанд, ки ин мо, ҷавононро бисёр ба ташвиш овардаشت.

Ҳудшиносии миллӣ, эҳсоси ватандустӣ, парастиши ҳислатҳои начиби инсонӣ, дӯстӣ ва рафоқат, парҳез аз макруури фиреб ва дурӣ ҷӯстан аз ҳиёнат ба давлату миллиат ҳусусиятҳои асил ва барчастаи насли ҷавонони мусоир бояд бошад.

НАҚШИ ОСОРИ ҶОМӢ ВА НАВОӢ ДАР ТАРБИЯИ ҶАВОНОН

Мехроб ҶАЛИЛОВ,
мутаҳассиси шӯбди кор бо ҷавонон,
донишҷӯи соли 4-уми факултati
фиологии тоҷик ва էкспертологиа



Наҳуст бояд ёдовар шуд, ки миллати тоҷик аз бостон қасби ҳунар ва илму фарҳанғо мояни пешравии ҷомеа доноста, ба ривоҷи равнавӣ он таваҷӯҳӣ зиёд доштааст. Дар он замоне, ки аксари мardumoni дигар бодиягарду горнишини ҳайманишин буда, дар таҷроши забт карданҷаиҷаҳо, ба марҳои қишаҷаҳо зироаткорону касабакорон ҳамла оварда, ба қатлу горат ва забти заминҳои дигарон буданд, гузашtagони оқибу дурандеши мо ба оғарниши асаҳро, қашфи асрори ҷаҳон, бунёди шаҳрҳо ва обёрии заминҳои кишт шуғл меварзидаанд ва сӯханҳои пурҳокати пиндори нек гуфтори нек, кирдори некро шиори ҳуд дониста буданд.

Дар миёни намояндагони илму адаби ҳазорсолаи форс - тоҷик Абдураҳмони Ҷомӣ ва Алишери Навоӣ ҷеҳаҳои дурахшоне мебошанд, ки ҳикматҳои оғаридоҳои онҳо дар тарбияи маъниавии мӯжӯи ҷавонони наҷши босазо гузаштаанд. На танҳо осори пур аз ҳикмати ин бузургон мояни парвариши наслҳои ҷавон мебошанд, балки зиндагономаи онҳо мактаби шоистаи илму адаб буда, пеш аз ҳама бо моешавӣ дӯстии самимона ва муносибатҳои ҳамидауст ҳудоғоҳӣ дигаро ғарзӣ мекарданд, ки бояд ҳар яки мӯжӯи ҷавони тоҷикӣ барои ҷаҳонӣ барои ҷаҳонӣ мегарданд.

Дар ин бора мунакқидон ҷунин навиштаанд: "Абдураҳмони

Ишқам ҷунон рабуд, ки дунёву оҳират,
Афтори ҷун ду қатраи ашк аз назар маро. Соиб

Ҷомӣ дӯстону шогирдони бисёр дошт, ки бо онҳо пайваста базми шеъру сурӯд мөрост ва сӯҳбатҳои дилангез мекард. Яке аз шогирдони беҳтарини Ҷомӣ Алишери Навоӣ буд ва муносибати онҳо на ҳамчун устоду шогирд, балки мисли дӯстӣ ҷониши дар ҳамкору ҳаммаслақ ба назар мегардад. Онҳо пайваста ба яқдигар рӯбӯӣ, қитъа ва байтҳои ҷавобия навишта, ҳамчунин дар рӯзҳои саҳти тасаллидиҳандай қалбу рӯҳи яқдигар буданд".

Вобаста ба ин худи Алишери Навоӣ ҷунин менависад: "Навоӣ, - дар вақтҳо дар мулизимати подшоҳ буданам аз он кам (аз Ҷомӣ) дар бораи ҳалосии ҳудам аз он ҳор ёрмандӣ илтимос мекардад, аммо он кас бо ҳар ҷуна суханон маро тасалли дода ором мекарданد".

Дар бисёр ҳолатҳо андешаҳои сиёсии Ҷомӣ бо Навоӣ ҳамон буданд. Онҳо дар асаҳроҳои неъмати сулҳу осоишро тағсиф карда, дар зиндагӣ бораи амали гардидаан сулҳу салоҳ ба ҳар роҳу восита саъю қушиш менамуданд. Ҷуноне, Ҳусайн Бойқаро бораи ба даст овардани вилояти Қундуз ба Ағонистон лашкар қашидани шуд. Албатта, ба рӯҳ додани ҷониши мөҳнаткашон ҳонаҳароб шуда, мамлакат ва ҳалонгӣ мегардад. Аз ин лиҳозӣ, ба тасмими шоҳ дар мавриди ҳамла ба Қундуз, Ҷомӣ ва Навоӣ мухолиф буданд. Дар ин бораи ҷунин навиштааст: "Ба тарафи Қундуз лашкар қашиданд подшоҳ, ба он кас (ба Ҷомӣ) ба ба ҳеч кас дилҳоҳ набуд. Он кас ба ғафир (ба Навоӣ) гуфта буданд, ки то метавонӣ, подшоҳро аз ин сафар боздорӣ ва агар мумкин нашуда ин сафар мӯқаррар шавад, бояд ба ман навишта фиристонӣ".

Тавре ки дар боло ишора рафт, яке аз мавзӯъҳои асосии эҷодиёти Ҷомӣ таълими панду аҳлоқ буда, шоир ба воситаи бозгӯftани ҳикматҳои нодирӣ ҳудонандаро ба андӯxтани илму дониш, омӯзиши қасби ҳуд ва ҳештандшиносии инсондӯстӣ рахнамун месозад. Ҷунончи, шоир дар қасидai "Лӯҷҷат-ул-асрор" ба масъалаҳои тарbijati аҳлоқии насли наврас дикқати маҳсус дода, таъқид менамояд, ки ҷавононро аз қӯдакӣ бояд тарбияи ҳуд ба ҳар роҳи рост ҳидоят намуд, зоро ба ақидан шоир, ҷавонон ҳам ба мисли дараҳтони нағбаррг ё ниҳоли нозӯк мебошанд. Агар ин ниҳолҳо аз ҳурдӣ тарбият ёбанд, ҳосили хуб медиҳанд ва ҷавонон низ, ҷун бо тарбияи дуруст ба камол расанд, ҳарҳои нек ва сұбҳанҳо ҳоҳандар. Ҳамчунин Ҷомӣ дар қасидai мазкур қайд менамояд, ки агар шахс соҳиби донишу ҳирад бошад, ҳеч гоҳ нодору ғафир ҳисобида буда, дар баробари шоҳон ва дароён ҷой пайдо мекунад:

*Дар ҷавони саъӣ кун, гар бе ҳалал ҳоҳӣ амал,
Меъа бенуқсон буеъд, ҷун аз дараҳти нағбарр аст,
Гар надорад симу зар доно, манеҳ номаш гадо,
Дар бараҳ дил баҳри дониш, ў шаҳи баҳру бар аст.*

Ҷомӣ дар рӯбӯиёт ҳаҷатиҳои ҳуд низ бештар ақидаҳои панду аҳлоқириро ба риштани назм қашидааст. Ҷунончи, дар китъаи зерин ба яке аз масъалаҳои мӯҳими рӯзгор - фазлу ҳунар даҳпӯнӣ нашуда, таъқид менамояд, ки инсон бояд мөҳнатдӯст бошад. Ӯ бояд омӯхтани донишу ҳирадро беҳтарин роҳи ҳалли ҳама гуна кора пайкор ҳисобида, ба ишора ба монанду ҳама ҷавони шоҳи ҳунар ҳисобида:

*Ҳар писар, кӯз аз падар лоғад, на аз фазлу ҳунар,
Филмасал гар дидаро мардум буеъд, номардум аст.
Шоҳи бебар гарчи бошад аз дараҳти меваదор,
Чун наёрад мева бор, андар шумори ҳезум аст.*

Дар ҷон дигар Ҷомӣ омӯхтани донишу ҳирадро беҳтарин роҳи ҳалли ҳама гуна кора пайкор ҳисобида, ба ишора ба монанду ҳама ҷавони шоҳи ҳунар ҳисобида:

*Зи дониш шавад кори ғетӣ басоз,
Зи бедонишӣ кор гардад дароз.*

Алишери Навоӣ ҳамчун устоди ҳуд Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ низ мавзӯъҳои гуногуни рӯзгорро рӯи ғоҳар ҷавард, ҳоҳандаро аз дунёни ҳоксиро ҷавонмardӣ ва поксиршишо по-ктинатӣ бошадар. Аз ҷумла дар қитъаҳои ҳуд шоир ҳислатҳои начиби инсониро таранимӯн карда, дар баробари он таъқид, мардумғирибӣ, дурӯғӣ ба золими барин сифатҳои настӣ ба инсон ношоистаро мазаммат намудааст. Ҷунончи, дар сиёсӣ мардиҳои саҳоватмандӣ гуфтааст:

*Ҷавонмard аз қарам муғлис нагардад,
Саҳиро аз ато ҷин нест дар ҷеҳр,
Ба пошидан чӯ нӯкс ояд ба дар,
Ба ағшиондан чӯ кам гардад зари меҳр.*

Навоӣ дар ҷон дигар шоҳи золимро ба ҳук ва одилро ба марди дехҷон ташбех нашуда, аз санъати таззод ва мӯқобала ба ҳубӣ ҳисфода бурдааст:

*Золиму одиши на яқсананд дар таъмири мулк,
Хук дигар дар шиёро мулку дехкон дигар аст.
Марди косибро зи ранҷи даст бар каф обила.
Шуд далели гаъҳрои мақсад, қашӣ даст андар аст.*

Адаб дар байти ҳоҳир аҳлоҳи ҳунарди сиёсии ҳуд монанду ҳама ҷавони шоҳи ҳунарманд ба қӯшиши гайрат ва мөҳнатдӯст ҳололӣ ҳуд гаъҳрои мақсадашро ба даст мөвоварad.

Навоӣ дар фаслиҳои дигари осори ҳеш қадру қимати шахсӣ ро яке аз мӯҳимтарин нишонҳои инсонии комил шумурда, ришватситону таъмҷӯро воситаи аслии беъқад гардидаанд кас дар ҷумла ҳамонистааст ва ҳамзомон рӯйкоронро мазаммат намуда, ба ғадоён баробар ҷонистааст.

*Чу иззат боядат, марки тамаъ кун,
Гадоёнро аз ин маънист ҳорӣ,*

*Маҳ аз хурshedи рағашан ҷун зиёҳ ҳост,
Сияҳру гашт аз он беътибиорӣ.*

Навоӣ дар боби одоби мӯшират низ мисрâҳои саршор аз панду ҳикматро ба наэм дароварда, ҳоҳандони осорашро мөмөнӣ, ки ҳамеша ба ҳангоми сӯҳбат оростон, эҳтиёткор бошанд. Ҳамчунин наబояд ҳар ҷуна шунидаро бемуҳизоҳа дар байни мардум панҷон созанд. Ба ибораи дигар замонанду ҳамони дигарро ба ҳуд роҳ надода, гӯшро аз ҳарроҳои ношониданӣ ва забонро аз сӯханҳои ногуфтани нигаҳдоранд.

*Ҳар ҷиз расад зи аҳли дэврон маҳуруş,
В-аҳли қисми азӣ дароз беш макӯ.*

*Барбанд зи ношониданӣ раҳнау гӯш,
В-аҳли ҳарҷи нағуфтани, забон дар ҳамӯ.*

Метавон ҷунин натиҷагарӣ кард, ки эҷодиёти ин ду мутафакironi баҷаҷаҳои дар ҷониши ҳуд мөҳнатдӯст ҳололӣ ҳуд гаъҳрои мақсадашро таъмиши ҳислатҳои бадӣ инсониро бо роҳҳои гуногун мазаммату маҳкум нашуда, мө ҷавононро ба пайроҳи рости ҳаёт, ҷун ҳекрафторию неккирдории неккуғтторӣ раҳнамоӣ мекунанд.

50 САВОЛ: 100 СОМОНӢ МУКОФОТПУЛӢ

Ҳонандагони азиз! Ҳайати эҷодии рӯзномаи "АнВори дониш" барои таваҷҷӯҳи хоссатон ба Шумо миннатдорӣ намуда, баҳратон ҳушиҷои рӯзгорро таманно доданд.

Ҳайати эҷодии рӯзнома бо хости ҳонандагон мақсад гузошт, ки дар ҳар шумора озмуни саволу ҷавобро пешниҳод ҳуҷад. Ҳоло 50 савол ба Шумо пешниҳод мегардад ба ҳар ҳонанде, ки сари ҳаҷт ҷавобҳоро ба идораи рӯзнома ирсол мекунад, насиби 100 сомонӣ мукофотпӯлӣ мегардад. Ба Шумо барор ҳоҳонем! Мӯҳлат то 15-уми феврал.

1. Конститутусияи Ҷумҳури Тоҷикистон аз ҷонд боб иборат аст?

2. Кадом занӣ математик дар таъриҳ ҳамчун аввалин барномасоз машҳур аст?

3. Массаи замин ҷонд киллограм аст?

4. Ҳокимиати ҳурӯҳи одамони олимақом ва беҳтаринро чӣ мегуяҷд?

5. Дар қадом давлати таҳқиқати ҳисобӣ, "Сорбон" ном дошт ба ҳар ҳисобӣ арифметика дар дунёи қадим истифода мешуд?

"КУЛЛИЁТ" ВА ЯК ШЕРДИДОХИЛНАШУ- ДАИ МИРЗО ТУРСУНЗОДА ДАР ОН



Ёралӣ СОДИКОВ, номзади илмҳои филологӣ,
дотсенти кафедраи адабиёти тоҷикӣ ва
журналистика

Ҳангоми варқгардонии шумоҳои маҷаллаи "Пионер" (баъд "Машъал", ҳоло "Анбоз") дар рақами сеюми соли 1953 ба шеъри Мирзо Турсынзода дучор омадам, ки "Ба дўсти хурдтарин" унвон дошт. Шеър аз 22 байт иборат буда, ба сабаби вафоти Иосиф Висарионович Сталин (05.03.1953) эҷод шудааст. Азбаски аз соли 1956 сар карда бо пешниҳоди фаъолонаи Никита Сергеевич Хрушев, сарвари онвақтаи СССР масъалайи шахспарастии И.В. Сталин ба миён гузошта шуд, ин шеър такмил наёфт ва ба маҷмӯаҳои минбаъда ва "Куллиёт"-и дуҷилда ва сеҷилда шоир дохил нагардид. Ба назардошти ин ҷониб, кайҳо вақти он расидааст, ки чунин шеърҳои зиндонӣ ва ҳикояҳои адабони мо ба ҷон расанд, зоро ин аса-рҳо низ маҳсули заҳматҳои ҳамешагии онҳо мебошад ва бешубҳа, аҳамияти таъриҳӣ ва бадей доранд. Бигзор, қазоват дар ихтиёри адабиётшиносон ва хонандагони арҷманӣ бошад. Мо, барои он ки дӯстони ба ин масъала шавқ-манди худро саргардон нақунем, он шеъри дар ҳазинаамон аз соли 1976 маҳфузро ба мутолиаи васеъ пешниҳод мекунем.



БА ДЎСТИ ХУРДТАРИН

*Чонакам, соли гузашта, рӯзи май,
Чашни бемисли баҳорӣ доштӣ.
Пой дар Майдони Сурхӣ Москва
Ханда дар лаб, гул ба каф бигзоштӣ.*

*Дар дили хурдат ҷаҳон гунцида буд,
Даккаҳо мезад саррат бар осмон.
Дар барат монанди туп афтода буд
Офтоби шуълаафшони ҷаҳон.*

*Лентай қокулҷаи заррини ту
Байраки идии дасти бод буд.
Дар замин ҷақҷон давиданҷои ту
Чун насими бомдод озод буд.*

*Ҳостӣ, ки дар ҷунин айёми ид
Дар сари фавҷи қабутарҳо шавӣ,
Бар сари минбар, ба назди пешво
Аз замин чун буйи гул боло шавӣ.*

*Дид Сталин, ки ту дар рӯбарау
Бо ду дасти гулдароз истодай.
Ҳалқа созӣ дастро бар гарданаш,
Бо дили бесабри худ омодаӣ.*

*Боз шуд сӯйи ту оғӯши падар,
Тофт акси рӯят аз ҷашмони ў.
Чун саҳар аз қуллаи кӯҳ офтоб
Менамудӣ аз дили аз ҷони ў.*

*Моҳҷо рафтанду омад моҳи март,
Дигар аз қалби падар н-омад садо.
Қӯҳи гам бар души худ бардошта
Ҳалқҳо карданӣ бо ў алвидоъ.*

*Дар сари тобути он рӯзи азо
Ман туро ин дафъа сарҳам диддам.
Ҷисми хурдатро зи сар то нуғи поӣ
Чун ниҳоли тар зи шабнам диддам.*

*Бо табассум пешво дигар накард
Дасти меҳрангезро сӯят дароз.
Дӯсти кӯҷактарини хешро
Дар бағал нағрифт дигар пешвон.*

*Чонакам, ширинакам, гамгин машав!
Ту дар оғӯши Ватан осудаӣ.
Нури ҷашми партия ҳастию ту
Инчунин монӣ, ҷунон ки будай.*

*Кори Ленин, кори Сталин - падар
Нек баҳту сарбаландат мекунад,
Дасти шафқат бар саррат бигзошта,
Ҳалқ фардо арҷманандат мекунад.*

Беҳтар аст ба ҷони мудом ба фикр поён нигоҳдоштани дигарон бошем роҳе барои боло бурдани худ пайдо кунем.



АКСҲОИ ГҮЁ

Вақте ки барои баде даст мезанд, фикри оипаатонро кунед!



Шаҳбоз МУРОДОВ,
ассистенти кафедраи фалсафа

БА МУҚАДДАСОТАМОН АРҔ МЕГУЗОРЭМ!

Шояд амри тасодуф набошад, ки ҷанде аз идҳои миллиамон маҳз ба моҳи ноҳиябр рост омадаанд. Оғоз аз он, ки санаи 6-уми ноҳиябр Конституцияи Ҷумҳурии азизамонро қабул кардем ва ин санаи муборак хотироти моро беихтиёб ба дурри 24 сол қабли ҷумҳурии соҳибистиколамон мебарад. Бале, ба санаи 6-уми ноҳиябр соли 1994 - рӯзе, ки мо тарики ҷаҳони давлати Ҷумҳурии Ҷумҳурии соҳибистиколамонро қабул кардем, ҳам Сарвари қуонунии давлатамон - Пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмонро ба ҳайси Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб кардем. Инчунин, Парчами миллии хешро дар ин моҳ қабул кардем. Акунун, бо гузашти 24 сол метавонем бо сари баланд бигӯем: "Аҷаб воқеоти фараҳбахш гаштанд ба-роямон он санаҳо!.." Оғози ҳама оғозҳоямон. Бо гузашти даҳсолаҳо мебинем, ки ба ин моҳи муборак ҳам идҳои "Рӯзи Президент" рост омад, ҳам санаи мубораки солгарди Иҷлосияни таърихи тоқдирсози XVI-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳам "Рӯзи Парчами миллий". Соли рабон боз соли маҳсус гашт. Маҳз санаи 16-уми ноҳиябр воқеаи таърихие рӯи кор омад, ки боиси хушнудии ҳамагон гашт. Ҷарҳаи аввали НОБ "Рӯғун" ба кор дароварда шуд. Албатта, бо моҳияти бузургии рӯйдод, қайди ин нукти арзандагӣ ҳамду саноҳонии алоҳидагӣ ҳаст. Дар манзари гуфтаҳои боло танҳо ҳаминро таъкид карданӣ, ки ҷаҳонирии Рӯзи Парчами миллиро метавон ҳамчун рӯйдоде қабул кард, ки ин ҳама идҳоро тавъами яқдигар сохта ва ҳамин тавр ҳам ҳаст.

Бо ифодати дигар, рамзӣ карда бигӯем, санаи 24-уми ноҳиябр тамоми тоҷикистонӣ ба хотирни ин ҳама комёбӣҳоямон Парчами миллии Ватани азизро партавафшон ҳоҳандагӣ кард. Соле ҷанде, ба ҷони мудом ба фикр поён нигоҳдоштани дигарон бошем роҳе барои боло бурдани худ пайдо кунем.




Боҳтар ҳамчун қишивари зебо бо дирафшои барафроҳта" - қайд шудааст дар қитоби муқаддаси Авесто аввалин маълумот оид ба парчамдории мо - тоҷикон. Аз ин бармеояд, ки давлати Boxtar дорои Парчами худ буда, он мувофиқ ба Oйиннома, дар вақту ҷои муйяди бафроҳта мешудааст.

Ҳакими Tӯs Абулқосим Фирдавсӣ доир ба парчамдории давлати Ковиён ва намуди зоҳирӣ он ҷунин байти доштаст:


*Фурӯ ҳиҷит з-у сурху зарду бунағаш,
Ҳаме хондамаш көвӣни дирағаш.*

Ин ду мисол шаҳодат аз таърихи қадима доштану аз бузургон асос гирифтани Парчами мост, ки на ҳама давлату ҳалқиятҳои замони мусоир ҷунин таъкидро карда метавонанд. Зимни таҳлилҳо мебинем, ки гузаштагони хушзамони мо парчамҳои хешро мувофиқи соҳти сиёсии қишиварашон зеб медоданд.

Прежде, чем начать говорить, проверь соединение...




Ба кроссворди шумораи гузашта ҳеч хонанда ҷавоб пешниҳод накард ва голиб муайян нагардид. Хонандае, ки ҷавобҳои худро аз назар гузаронидан меҳоҳад, метавонад ба идораи рӯзнома ташириф биоварад. Дониши худро сайёл дихед, ҷуянда бошед ва насиби мукофотпӯйӣ дар ҳаҷми 100 сомонӣ гардед!



ДИҚҚАТ!

ХОНАНДАЕ, КИ ПЕШ АЗ ҲАМА КРОССВОРДРО БЕХАТО ПУР КАРДА, БА ИДОРАИ РӯЗНОМА ПЕШНИҲОД МЕКУНАД, БО МУКОФОТИ ПУПӢ ДАР ҲАҶМИ 100 СОМОНИЙ ҚАДРДОНӢ КАРДА МЕШАВАД.



СОПРЎЗ ҲУЧАСТА БОД!

Маъмурият, ҳайати профессорону устодон, кормандон ва донишчўёни Донишгоҳи давлатии Кўлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, инчунин ҳайати эҷодии рўзномаи "Анвори дониш" омўзгорон ва кормандони зерини донишгоҳро, ки аз 1-уми феврал то 29-уми феврали солиёни гуногун таваллуд шудаанд, табрику таҳният гуфта, аз даргоҳи Яздони пок барояшон тансуҳатӣ, умри бардавом, сари баланд, тани неруманд ва дар кору фаъолиятшон комёбиҳои беназирро таманно доранд. Бигузор ҳамеша чун кўхҳои Помир сарбаланд, чун Рӯдакӣ хушбайён, чун Саъдӣ дарозумр, чун Ҳофиз шурӯратманд ва чун Ҷомӣ хоккор бошед! Ҳеч гоҳ БАХТ ва ХИЗР кошонаи шуморо тарк насозанд! Мисли гулҳои баҳорӣ, ки ҳама саросар зебо ҳастанд, зебо бимонед. Хушигу хурсандӣ, ки беҳтарин ҳамсафари инсонанд, доим ҳамсафаратон бод!

Бигузор дар умратон баракат ва дар касбатон ҳалолкорӣ пайваста амалӣ гардад.

1. Расурова Нодира, 1.02.1981, асистенти кафедраи педагогики;
2. Орифов Орзӯ, 1.02.1986, асистенти кафедраи забонҳои хориҷӣ ва методикаи таълимими он;
3. Қаландаров Сайдасор, 1.02.1947, асистенти кафедраи физика, методикаи таълимими он ва технологияи материалҳо;
4. Ашӯров Содирхон, 2.02.1968, асистенти кафедраи мудофиаи гражданӣ;
5. Муқимов Одинашо, 2.02.1961, асистенти кафедраи забонҳои англисӣ;
6. Қарахонов Аскар, 2.02.1979, пособон (40-солагӣ муборак бошад!);
7. Невъматулои Нусратулло, 3.02.1990, асистенти кафедраи забонҳои хориҷӣ ва методикаи таълимими он;
8. Ҷураев Далерхӯҷа, 3.02.1995, асистенти кафедраи таъриҳи, ҳуқӯқ ва муносабатҳои байналмилалӣ;
9. Азимов Раҷабалий, 3.02.1960, асистенти кафедраи тарбияи ҷисмонӣ ва методикаи таълимими он;
10. Мирзоев Шуҳрат, 3.02.1990, асистенти кафедраи забони англисӣ;
11. Ҳайдаров Муслим, 4.02.1986, асистенти кафедраи психология;
12. Розиқова Зарафшон, 5.02.1973, танзимгари факултai таъриҳи, ҳуқӯқ ва муносабатҳои байналмилалӣ;
13. Иброҳимов Сайдмаҳмуд, 05.02.1987, корманди осоишгоҳи табобатӣ;
14. Чуракулов Бозоралий, 5.02.1984, мудири кафедраи забонҳои хориҷӣ;
15. Курбонов Кароматулло, 6.02.1993, асистенти кафедраи методикаи таълимими забони англисӣ;
16. Фарзонаи Мадисомзода, 7.02.1992, асистенти кафедраи забони англисӣ;

17. Назарова Ҳанифамо, 8.02.1976, фарорш;
18. Абдуллоев Дилюар, 9.02.1993, асистенти кафедраи таҳсилоти ибтидой;
19. Муслимчони Саймурод, 9.02.1991, асистенти кафедраи забонҳои хориҷӣ ва методикаи таълимими он;
20. Алиева Бахтиносо, 10.02.1973, саромӯзгор, ҷонишини мудири кафедраи забони тоҷикӣ ва методикаи таълимими он;
21. Каримов М., 10.02.1962, муаллими қалони кафедраи забонҳои ҳуқӯқӣ;
22. Абдулло Ҳабибулло, 11.02.1963, ректори ДДҚ ба номи А. Рӯдакӣ, доктори илмҳои физика ва математика, профессор, узви вобастаи АИ ҶТ;
23. Ҷумайвов Муҳиддин, 12.02.1986, асистенти кафедраи приҳнология;
24. Сайдамиров Эмомалий, 12.02.1959, роҳбари баҳши таҷрибаомӯзӣ, (60-солагӣ муборак бошад!);
25. Расулов Давлатмурод, 13.02.1939, номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи педагогика (80-солагӣ муборак бошад!);
26. Ғафоров Саттор, 13.02.1949, номзади илмҳои физика ва математика, дотсенти кафедраи физикии умумӣ ва назариявӣ (70-солагӣ муборак бошад!);
27. Асоева Комила, 13.02.1965, мудири кафедраи адабиёти рус ва ҳориҷӣ бо МТЗАР;
28. Каримов Мирзо, 14.02.1962, пособон;
29. Назуллоева Зулфия, 14.02.1984, фарорш;
30. Кӯчаров Аланхон, 14.02.1946, доктори илмҳои филология, профессори кафедраи адабиёти тоҷик ва журналистика;
31. Ҷалилов Абдурасул, 15.02.1980, асистенти кафедраи назарияи иқтисодӣ ва молия;
32. Фозилов Субҳон, 15.02.1942, саромӯзгори кафедраи тарбияи ҷисмонӣ ва методикаи таълимими он;

ҲИҚМАТИ РЎЗ

Кўдаке аз модараши пур-сиҳид:

- Модарчон! Агар биҳишиҳт аз туст, чаро онро дар дастонат нағирифтий, балки зери по гузоштий?

Модараши посух дод:

- Ҷигарбандам, биҳишиҳтро ба он хотир зери по гузоштам, ки туро дар оғӯшам бигирам!

ЧАНД СУҲАНИ РЎЗ

Аз нахуставазири Ҷопон дар бораи рози пешрафти кишвараш суол шуд! У посух дод: "Мо ба муаллимон, ҳуқуқи вазир, масъунияти дипломот ва эҳтироми имперотурро медиҳем!"

XXXX

Вақте ки одамони боистеъдодро киро мекунию ба онҳо чӣ кор карданро нишон медиҳӣ, маъно надорад. Мо барои он одамони боистеъдодро киро мекунем, ки чӣ кор карданро ба мо нишон диҳанд.

Стив Ҷапс, яке аз азоссугузорони ширкати "Эпл"



МУАССИС:
Донишгоҳи давлатии Кўлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

ҲАЙАТИ МУШОВАРА:

АБДУЛЛО ҲАБИБУЛЛО, доктори илми физика ва математика, профессор, узви вобастаи АИ ҶТ, ректори Донишгоҳи давлатии Кўлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

КАРИМОВ САМАРИДДИН, доктори илми химия, профессор, Узви пайвастаи АМТ

ИБОДОВ МАҲМАДУЛЛО, доктори илми фалсафа, профессор

ЧУМЪАХОН АЛИМИЙ, доктори илми филология, профессор

ХОЛИКОВ САФАР, номзади илми кимиё

ХУДОЙДОДОВА ШАРОФАТ, номзади илми филология, дотсент

НАЗАРОВ ҲОТАМ, номзади илми педагогика,

АБДУЛЛОЕВ МАҲМУД, доктори илми таъриҳ, профессор

МИРЗОЕВ САЛИМ, доктори илми педагогика, профессор

ЧҮРАЕВ БОБОХОН:

ЧАҲОНГИР РУСТАМ

КОТИБИ МАСЬУЛ:
ЭРАҶ ДАВЛАТОВ, номзади илми филология

САҲИФАБАНД:
МУНИСА КАРИМОВА

Андеша ва ақидаҳои нашршудаи шахсии муаллифон дар мақолоту гузоришиҳо ақида расмии ҳайати эҷодии рўзномаи маҳсуб намешавад. Дурустии асноду далели мақолаҳо ба уҳдаи муаллифон аст.

Рўзнома дар ҶДДМ "Мега-принт" ба табъ расидааст. Адади нашр 5000

Нашрия дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон №030/Р3-97, 30.08.2017 аз нав ба қайд гирифта шудааст.

Маводҳо бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ нашр мешаванд. Рўзнома тарнизи обуна дастрас мегардад.

НИШОНИЙ:

735360. ш.Кўлоб, кӯчаи С. Сафаров 16
E-mail: anvor.donish@kgu.tj
Телефон: корӣ: (83322) 3- 31- 15, мобилий: 918-13-99-68; 981-00-02-19